

САВОЛҶО АЗ СОҶАИ ХУКУКИ ГРАЖДАНИ

1. Намудҳои ширкатҳои хоҷагидорӣ кадомҳоянд?
2. Муассиса чист?
3. Оё шахси ҳуқуқие, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шудааст, аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият дорад?
4. Оё манзили истиқоматӣ ба сифати объекти ҳуқуқи граждани баромад карда матавонад?
5. Масъулияти шахсе, ки сирри тиҷоратӣ ё хизматиро фош кардааст, чӣ гуна аст?
6. Намудҳои қоғазҳои киматнок кадомҳоянд?
7. Саҳмия чист?
8. Аҳд чист?
9. Аҳдҳои бо шарту шароит басташуда ба кадом намудҳо ҷудо мешаванд?
10. Дар кадоме ҳолат тасдиқи нотариалии аҳд ҳатмист?
11. Мӯҳлати даъво аз рӯи аҳдҳои баҳснок чӣ қадар аст ва аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
12. Дар кадом ҳолатҳо амали ваколатнома қатъ намегардад?
13. Ҳуқуқҳои граждани ба кадом мақсад ва дар асоси чӣ маҳдуд карда мешавад?
14. Иттиҳодияҳои (ташкilotҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ чист?
15. Фонд чист?
16. Шаҳрванд кист?
17. Қобилияти амалкунӣ чист?
18. Қобилияти амалкунии пурра чист?
19. Аҳамияти ҳуқуқии маҳалли зист-ро муайян намоед.
20. Асосҳои барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд-ро муайян намоед.
21. Асосҳои барои фавтида эътироф намудани шаҳрванд-ро муайян намоед.
22. Оё мӯҳлати даъво ва ё тартиби ҳисоби онро тағйир додан мумкин аст?
23. Намудҳои мӯҳлати даъво-ро муайян намоед.
24. Мӯҳлати даъворо суд дар кадом вақт татбиқ менамояд?
25. Ҷараёни мӯҳлати даъво аз кай оғоз мегардад?
26. Дар кадоме аз ҳолатҳои дар поён номбаршаванда ҷараёни мӯҳлати даъво боздошта мешавад?
27. Канда шудани ҷараёни мӯҳлати даъво боиси кадом оқибатҳои ҳуқуқӣ мегардад?
28. Нисбати кадом талабот мӯҳлати даъво татбиқ мешавад?
29. Ҷавобгарии ҳуқуқии граждани дар кадом шакл сурат мегирад?
30. Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой дошт, кадом вақт истифода мегардад?
31. Хоҷагии деҳқонӣ дар кадом шаклҳо ташкил шуда матавонад?
32. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулкӣ ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» объектҳои бақайдгирии давлатӣ чӣ маҳсуб мешавад?
33. Иттиҳодияи ҷамъиятӣ чист?
34. Шаклҳои ташкили ҳуқуқии иттиҳодияи ҷамъиятӣ кадомҳоянд?
35. Ҷамъияти саҳомии фаръӣ чист?
36. Масъулияти ҷамъияти саҳомӣ чӣ гуна аст?
37. Таъсиси ҷамъияти саҳомӣ чӣ гуна аст?
38. Эмансипатсия чист?
39. Арзиши дороии софи ҷамъияти саҳомӣ аз рӯи чӣ ҳисоб карда мешавад?
40. Феҳристи саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ аз ҷониби кӣ пеш бурда мешавад?
41. Асноди ҳолати шаҳрвандӣ чист?
42. Корхонаҳои давлатии фаръӣ ба кадом ин мақсадҳо таъсис меёбанд?
43. Кадом шахсон дар баррасии парвандаи муфлисшави иштирок менамоянд?
44. Оё шахси фавтида эълоншуда баъди ҳозир шуданаш ҳуқуқи талаби молумулки маҳфузмондари дорад?

45. Мақсад аз муқаррар кардани мӯҳлати махсуси кӯтоҳ аз чӣ иборат аст?
46. Тартиби истифодаи мӯҳлати даъво-ро муайян намоед.
47. Қоидаҳои боздоштани мӯҳлати даъво-ро муайян намоед.
48. Истифодаи нодурусти меъёрҳои Кодекси граждани дар бораи канда шудани ҷараёни мӯҳлати даъво боиси кадом оқибатҳо мегардад?
49. Ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд?
50. Кӣ метавонад бо талаби безътибор донишҷӯи аҳдҷое, ки аз доираи қобилияти ҳуқуқдорӣ шахси ҳуқуқӣ берун аст, ба суд муроҷиат намояд?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ

1. Шартномаи ниғаҳдоштро вобаста ба намудҳои ашёҳои ниғаҳдоштшаванда ба намудҳо тақсим намоед.
2. Барои зараре, ки аз ҷониби якчанд ноболиғ якҷоя расонида шудааст, намоёндоғони қонунии онҳо чӣ гуна ҷавобгарӣ доранд?
3. Нишонаҳои фальолиятеро, ки манбаи хатари калондошта эътироф мегардад, муайян намоед.
4. Шартномаи суғуртаи шахсӣ ба кадом намудҳо тақсим мешавад?
5. Ҳангоми муайян намудани андозаи ҷуброни зараре, ки ба саломатӣ расонида шудааст, чи ба ҳисоб гирифта мешавад?
6. Тибқи шартномаи контрактатсия истехсолкунанда чи ӯҳдадори дорад?
7. Ба сифати иҷорадеҳ дар шартномаи иҷораи биноҳо ва иншоот кӣ баромад карда метавонанд?
8. Ба сифати пудратчӣ дар шартномаи пудрати сохтмон кадом субъектҳои ҳуқуқи граждани баромад карда метавонанд?
9. Предмет ва аломатҳои ҳуқуқи шартномаи маблағгузори тахти гузашт кардани талаботи пулиро муайян намоед.
10. Ба сифати иҷроқунанда дар шартномаи хизматрасонии пулакӣ кӣ баромад карда метавонад?
11. Агар созишнома дар бораи расонидани ёрии ҳуқуқӣ байни ваколатдиҳанда ва адвокат (адвокатҳо) хусусияти муздноқӣ дошта, пардохти ҳаққи хизмат барои давраи вақте пешбини гардида бошад, ки бо созишномаи дахлдор тарафҳо барои иҷрои супориш алоқаманданд, муносибатҳои ҳуқуқи онҳо хусусияти граждани ё меҳнатиро доранд?
12. Дар кадом ҳолат предмети шартномаи қарзро пеш аз мӯҳлат баргардонидан мумкин аст?
13. Суброгатсия чист?
14. Шартномаи супориш муздноқ дар кадом ҳолат мешавад?
15. Нархи шартномаи консессияи тиҷоратӣ дар кадом шаклҳо муайян карда мешавад?
16. Дар кадом мавридҳо шахсе, ки дар бораи пардохти мукофот эълон кардааст, аз ваъдаи додашуда ҳуқуқи даст кашидан надорад?
17. Корманди шахси ҳуқуқӣ гуфта кадом шахрвандеро меноманд?
18. Асосҳои барои ҷуброни зараре, ки бо амали ғайриқонунии мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ, прокуратура ва суд расонида шудааст, номбар намоед.
19. Ба сифати ташкилотчии бозихо ва шартҳо кадом субъектҳои ҳуқуқи граждани баромад карда метавонанд?
20. Дар сурати фуруҳтани мол бо кредит, агар мӯҳлати пардохт дар шартнома пешбинӣ нагардида бошад, он дар кадом мӯҳлат бояд пардохт гардад?
21. Асосҳои ба вучуд омадани ҷавобгарӣ аз чӣ иборат аст?
22. Дар кадом ҳолат рад кардани ҷуброни зарар иҷозат дода намешавад?
23. Мушаххасоти ранҷу азоби ҷисмонӣ ва маънавӣ-ро муайян намоед.
24. Дар сурати азнавташкилшавии шахси ҳуқуқӣ, ки тибқи тартиби муқарраргардида барои зарари ба ҳаёт ва саломатӣ расонидашуда масъул эътироф шудааст, ӯҳдадорӣ вобаста ба пардохтҳои дахлдор ба зиммаи ки гузошта мешавад?

25. Чуброни зарари вобаста ба паст гардидани қобилияти меҳнатӣ ё марги ҷабрдида дар кадом давра пардохт карда мешавад?
26. Дар сурати расонидани осеб ё ба таври дигар расонидани зарар ба саломатии ноболиғ, ки ба синни чордаҳсолагӣ нарасидааст ва музди меҳнат надорад, ашхоси барои расонидани зарар гунаҳкор чи уҳдадори дорад?
27. Бо назардошти кадом ҳолатҳо суд метавонад чуброни зарари аз ҷониби шахрванд расонидашударо ба истисноӣ ҳолатҳое, ки зарар вобаста ба амали бадқасдона расонида шудааст кам кунад?
28. Фуруши мол бо кредит тибқи нархҳои аз ҷониби ки мукарраргардида анҷом дода мешавад?
29. Сифати барқе, ки ташкилоти таъмини барқ таъмин менамояд, бояд ба чи мутобиқат намояд?
30. Дар шартномаи фуруши корхона ҳуқуқи фурушанда, ки дар натиҷаи иҷозати махсус (литсензия) барои машғул шудан ба фаъолияти дахлдор гирифта шудааст, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ба ки дода намешавад?
31. Оё шахсони воқеӣ метавонанд, ки дар моликияти шахсиашон ҳавопаймоҳои граждани дошта бошанд?
32. Таҳти мафҳуми «нақлиёти автомобилӣ истифодаи умумӣ» чӣ фаҳмида мешавад?
33. Оё давлат метавонад дар шартномаи қарз ба сифати қарзгиранда баромад кунад?
34. Ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ байни кихо сурат мегирад?
35. Мӯҳлати пешниҳоди шикоят (эътироз) нисбат ба интиқолдиҳандагони автомобилӣ оид ба пардохти ҷаримаҳо чӣ қадар аст?
36. Барои қабули хайрия иҷозат ё розиги талаб карда мешавад ё не?
37. Оё пас аз гузаштани мӯҳлати шартнома ниғаҳбон барои гум кардан, камомад ё зарар дидани ашё ҷавобгар аст?
38. Зарари ба молгузор вобаста ба гум шудан, камомад ё зарари ба ашё расонидашуда аз ҷониби кӣ чуброн карда мешавад?
39. Дар кадом ҳолатҳо молгузор вазифадор аст, ки ба ниғаҳбон зарари вобаста ба хосияти ашёи барои ниғаҳдошт супурдашуда расондашударо чуброн намояд?
40. Ҳангоми аз гирифтани ашё саркашӣ намудани молгузор, гаравхона (ломбард) дар ҷараёни чанд моҳ вазифадор аст молро нигоҳ дорад?
41. Чи гуна сарватҳоро бонк метавонад барои ниғаҳдошт қабул кунад?
42. Таъмири асосӣ ва ҷорӣ амволи мувофиқи шартномаи киро (прокат) додашуда вазифаи ки аст?
43. Нарх дар шартномаи пудрат чист?
44. Пудратчӣ уҳдадор аст иншооти сохташавандаро аз ҳисоби ки сугурта кунад?
45. Фармоиши, ки асос барои бастани шартномаи пудрат барои эҳтиҷоти давлатӣ ба ҳисоб меравад?
46. Мӯҳлати даъво тибқи талаботе, ки аз боркашонӣ бармеояд, аз лаҳзае ки тибқи оинномаҳо ё кодексҳои нақлиёт муайян мегардад, ба кадом муҳлат мукаррар карда мешавад?
47. Субконсессияи тиҷоратӣ чист?
48. Дорандаи ҳуқуқ-ро муайян намоед.
49. Предмети шартномаи консессияи тиҷорати-ро муайян намоед.
50. Предмети шартномаи фаъолияти якҷояро чи ташкил медиҳад?
51. Вобаста ба тарзи фаъолиятҳои ширкатҳои оддиро ба кадом намудҳо ҷудо кардан мумкин аст?
52. Ҳангоми пешбурди якҷояи кор барои анҷом додани ҳар як аҳд чӣ талаб карда мешавад?
53. Фоидаи дар натиҷаи фаъолияти якҷоя бадастовардаи шарикон чи тавр тақсим карда мешавад?
54. Дар кадом ҳолат шартнома ба мӯҳлати номуайян басташуда эътироф карда мешавад?
55. Ҳуқуқҳои асосии иширокчиёни фаъолияти якҷоя кадомҳоянд?
56. Истифодаи амволи умумии шарикон чи тавр сурат мегирад?

57. Қарор оид ба корҳои умумии шарикон дар асоси чӣ қабул мешавад?
58. 174. Ариза дар мавриди шартномаи бемӯҳлати фаъолияти якҷояро рад кардани шахс бояд аз ҷониби чунин шахс дар кадом мӯҳлат то лаҳзаи эҳтимолии аз шартнома баромадан, арз карда шавад?
59. Ба сифати миёнарав дар шартномаи маблағгузори бо гузашт кардани талаботи пулӣ ки баромад мекунад?
60. Озмуни оммавӣ дар кадом ҳолат ҳамчун озмуни оммавии кушода ҳисобида мешавад?
61. Тағйир додани шарт ва бекоркунии озмуни оммавӣ чи тавр амали карда мешавад?
62. Ҷаҳдҳои пардохти мукофот, сарфи назар аз он ки амали дахлдор вобаста ба эълон анҷом дода шудааст ё бидуни он, ба миён меояд ё не?
63. Шартномаи консессияи тиҷоратӣ дар кадом ҳолат қатъ мегардад?
64. Ҳамчун предмети шартномаи секвестр кадом амвол баромад карда метавонад?
65. Суғуртаи ҳатмии давлатӣ аз ҳисоби кадом маблағ сурат мегирад?
66. Ҷаҳдҳои шарикон оид ба эҳтиети амволи умум ва тартиби ҷуброни хароҷоти вобаста ба иҷрои ҷаҳдҳои дар кучо пешбини карда мешавад?
67. Намудҳои шартномаи пудратро номбар кунед.
68. Фарқи шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол аз шартномаи супориш чи аст?
69. Фарқи шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол аз шартномаи комиссия-ро муайян намоед.
70. Фарқияти байни ҷаҳдҳои вобаста ба расонидани зарар ва вобаста ба дорошавии беасос-ро муайян намоед.
71. Бадастоваранда дар назди ҷабрида дар кадом ҳолатҳо ҷавобгар мебошад?
72. Шартномаи ҳамлу нақли бор тавассути нақлиёти роҳи оҳан аз кадом лаҳза басташуда ҳисоб мешавад?
73. Ҷавобгариҳои ноқилиҳои аз синни чордаҳсола то ҳаҷдаҳсола барои зарари расонидашон чи гуна аст?
74. Шартномаи сугуртаро маънидод кунед.
75. Мафҳуми шартномаи ниғаҳдошт дар анборро муайян намоед.
76. Моҳияти шартномаи секвестрро маънидод кунед.
77. Полиси сугуртаро маънидод кунед.
78. Шартномаи пасандози бонкӣ чи маъно дорад?
79. Уҳдаҳои тарафҳо тибқи шартномаи маблағгузори таҳти гузашт кардани талаботи пулӣ-ро муайян намоед.
80. Моҳияти шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг)-ро маънидод кунед.
81. Моҳияти шартномаи контрактатсия-ро муайян намоед.
82. Аломатҳои ҳуқуқии шартномаи супоришро шарҳ диҳед.
83. Сугуртакуни чист?
84. Сугуртакунанда кист?
85. Сугуртаи мутақобила чист?
86. Шартномаи комиссия-ро маънидод кунед.
87. Шартҳои муҳими шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол кадомҳоянд?
88. Оё сардори ваколатдор идораи ба боварӣ асосёфтаи амволро ба зимма шахси дигар вогузор карда метавонад?
89. Намудҳои алоҳидаи шартномаи ниғаҳдоштро муайян намоед.
90. Шартномаи киро (прокат) ба кадом муҳлат баста мешавад?
91. Шартномаи истифодаи ройгон (шартномаи ссуда)-ро маънидод кунед.
92. Шартномаи пудрати маишӣ аз кадом лаҳза баимзорасида ҳисобида мешавад?
93. Таваккали тасодуфан несту нобуд гардидан ё тасодуфан осеб дидани иншооти сохтмон, ки мавзӯи шартномаи пудрати сохтмонро ташкил медиҳад, то кадом лаҳза ба зиммаи пудратчӣ аст?
94. Ҳада дар кадом ҳолатҳо манъ аст?
95. Моҳияти шартномаи хартерро муайян намоед.
96. Моҳияти шартномаи экспедитсияи нақлиётӣ-ро маънидод кунед.

97. Муҳлати даст кашидан аз иҷрои шартномаи экспедитсияи нақлиётӣ-ро муайян намоед.
98. Шаклҳои ғайринақдӣ ҳисоббаробаркуниро муайян намоед:
99. Аккредитиве бозхостшаванда гуфта чиро фаҳмидан мумкин аст?
100. Аккредитиве бозхостнашаванда гуфта чиро фаҳмидан мумкин аст?

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ҚИНОЯТӢ

1. Принципи қонуният чи маъно дорад?
2. Чӣ гуна таърифи қинойтро КҶ ҚТ с. 1998 додааст?
3. Мафҳуми ба ҷамъият хавфнокии кирдорро муайян намоед.
4. Зери мафҳуми ҷавобгарии қинойтӣ чиро фаҳмидан мумкин аст?
5. Асоси ҷавобгарии қинойти-ро муайян намоед.
6. Аз кадом синну сол ҷавобгарии қинойтӣ оғоз меёбад?
7. Барои кадом намуди қинойтҳо ҷавобгарии қинойтӣ аз синни 14- солагӣ муқаррар карда шудааст?
8. Предмети ҳуқуқи қинойтиро чи ташкил мекунад?
9. Ба сарчашмаҳои расмӣ ҳуқуқи қинойтӣ чи дохил мешаванд?
10. Кадом намуди диспозитсия барои муайян кардани аломатҳои қинойт ба дигар модда ё қисми моддаи Қонуни қинойтӣ ҳавола мекунад?
11. Маънидодкуние, ки аз ҷониби мақомоти қонунгузор дода мешавад, чӣ ном дорад?
12. Маънидодкуние, ки суд ҳангоми татбиқи меъёрҳои қонуни қинойтӣ дар вақти баррасии парвандаи қинойтии мушаххас медиҳад, чӣ ном дорад?
13. Кадом қонун қинойт будани кирдорро истисно мекунад?
14. Кадом қонун вазъи шахси қинойт содирнамударо бадтарсозанда доништа мешавад?
15. Кадоме субъектҳо аз рӯи КҶ ҚТ ба ҷавобгарии қинойтӣ кашида намешаванд?
16. Амали қонуни қинойтӣ дар фазо, ҷавобгарии қинойтии шахрванди хоричӣ, ки дар ҳудуди ҚТ қинойт содир намудааст аз рӯи кадом принцип муайян карда мешавад?
17. Бо ёрии кадом нишонаҳо категорияҳои қинойт тақсим мешавад?
18. Ба кадом категорияи қинойтҳо кирдорҳои қасдан содиршудае дохил мешаванд, ки барои онҳо ҷазо то 2 соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, муқаррар шудааст?
19. Ба кадом категорияҳои қинойтҳо кирдорҳои қасдан содиршудае дохил мешаванд, ки барои он ҷазо то 5 соли маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар шудааст?
20. Ба кадом категорияҳои қинойтҳо кирдори қасдона содиршудае дохил мешаванд, ки ҷазо барои онҳо аз 12 соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест?
21. Ба кадом категорияҳои қинойт кирдорҳои қасдона содиршудае дохил мешаванд, ки барои онҳо ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар шудааст?
22. Таркибе, ки аз лаҳзаи содир намудани кирдор новобаста аз фаро расидани оқибат хотимаёфта доништа мешавад, кадом аст?
23. Таркиби қинойте, ки дар он оқибати қинойт дар қонуни қинойтӣ ба сифати аломати ҳатмии таркиби қинойт пешбинӣ гардидааст кадом аст?
24. Дар кадом қинойтҳо вақти хотима ёфтани қинойт бо оқибати ба ҷамъият хавфнокӣ алоқаманд нест?
25. Номукаллафии шахс аз се аломат иборат аст. Кадоме аз аломатҳои номбаршуда элементи номукаллафӣ ҳисоб намешавад?
26. Кадом намуди гуноҳ дар мазмуни лаҳзаи иродавии худ бе асосҳои ба он кофӣ бартараф намудани оқибатҳоро пешбинӣ мекунад?
27. Кадом намуди қасдро аз лаҳзаи ба вучудой фарқ мекунад?
28. Қинойткор кӯшиш мекунад, ки ба натиҷаи муайян, аниқ ё ба яке аз чандин натиҷаҳои дилхоҳ ноил шавад. Ў чӣ гуна қасд дорад?
29. Дар кадом қинойтҳо қасди бавосита ҷой дошта метавонад?
30. Лаҳзаи иродавии қасди бевосита бо чӣ тавсиф мешавад?

31. Чинойтҳое, ки аз як қатор кирдорҳои чинойтии ҳаммонанд иборат бо қасди умумӣ ва мақсади ягона равона шудаанд, чи гуна чинойт эътироф мешаванд?
32. Чинойте, ки аз як қатор кирдорҳои чинойтии ҳаммонанд иборат буда, таркибҳои онҳо аз якҷанд кирдор таркиб ёфта, мақсади ягона дошта ва дар якҷоягӣ кирдорро ҳамчун як чинойт тавсиф медиҳанд, чи гуна чинойт эътироф мешаванд?
33. Дар кадом ҳолат чинойт такрорӣ ҳисоб мешавад?
34. Дар кадом ҳолат ретсидиви чинойт ҷой дорад?
35. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани чинойти дилхоҳи қасдона аз ҷониби шахсе, ки дар содир кардани чинойти қасдона доғи судӣ дорад?
36. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани чинойти қасдонаи айниятӣ ё монанд аз ҷониби шахсе, ки барои чинойти қасдонаи пештар содирнамуда доғи судӣ дорад?
37. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, дар ҳолати содир намудани чинойти вазнин, агар ин шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани чинойтҳои дараҷаи миёна бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад?
38. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир намудани чинойти вазнин аз ҷониби шахсе, ки қаблан барои содир кардани чинойти вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад?
39. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани чинойти махсусан вазнин, агар шахс қаблан барои содир намудани чинойти вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад?
40. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани чинойти махсусан вазнин аз ҷониби шахсе, ки қаблан ду маротиба барои содир кардани чинойтҳои вазнин ё махсусан вазнин маҳкум шуда бошад?
41. Барои тайёрӣ ба кадом чинойт ҷавобгарии чинойтӣ фаро мерасад?
42. Барои сӯйқасд ба кадом намуди чинойт ҷавобгарии чинойтӣ фаро мерасад?
43. Дар кадом чинойтҳо давраи сӯйқасд ҷой надорад?
44. Дар кадом ҳолатҳо ихтиёрӣ даст кашидан аз чинойт ҷой дорад?
45. Шахсе, ки бо роҳи истифодаи ашхоси дигаре, ки мувофиқи қонун ба ҷавобгарии чинойтӣ кашида намешавад чинойт содир кардааст, кадом шарикӣ дар чинойт эътироф мешавад?
46. Аз рӯи кадом аломат иттиҳоди чинойтӣ аз гурӯҳи муташаккил фарқ мекунад?
47. Барои пинҳонкунии кадом категорияҳои чинойтҳо ҷавобгарии чинойтӣ пешбинӣ шудааст?
48. Аз рӯи кадом аломат мудофияи зарурӣ аз зарурати ниҳой фарқ мекунад?
49. Кадом ҳолат қонунӣ будани таваккали асоснокро истинно мекунад?
50. Кадоме аз намудҳои ҷазо ба ҷазои асосӣ дохил мешавад?
51. Кадоме аз ин намудҳои ҷазо ба ҷазои иловагӣ дохил мешаванд?
52. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ҳамчун ҷазои асосӣ ба кадом мӯҳлат таъин мешавад?
53. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба сифати ҷазои иловагӣ ба кадом мӯҳлат муқаррар шудааст?
54. Корҳои ҳатмӣ ба кадом мӯҳлат муқаррар мешаванд?
55. Дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ кардан аз адои корҳои ҳатмӣ он бо кадом ҷазо иваз карда мешавад?
56. Корҳои ислоҳӣ ба кадом мӯҳлат таъин карда мешаванд?
57. Чанд фоизи музди меҳнати маҳкумшуда бо корҳои ислоҳӣ ба фоидаи давлат нигоҳ дошта мешавад?
58. Ба кадом категорияи маҳкумшудагон таъини ҷазои корҳои ислоҳӣ мумкин аст?
59. Дар сурати аз адои мӯҳлати ҷазо ашаддӣ саркашӣ намудани шахси ба корҳои ислоҳӣ маҳкумшуда, суд мӯҳлати адонашудаи корҳои ислоҳиро бо кадом намуди ҷазо иваз карда метавонад?

60. Аз таъминоти пули шахси ба маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ маҳкумшуда ба фоидаи давлат чанд фоиз нигоҳ доштан мумкин аст?
61. Нигоҳ доштан дар қисм интизомӣ ба кадом мӯҳлат таъин мешавад?
62. Чазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба кадом мӯҳлат таъин мешавад?
63. Маҳкумшудагоне, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати зиёда аз 5 сол барои аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят дар кучо адои чазо мекунанд?
64. Ба занони ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок адои чазо дар кучо таъин мегардад?
65. Барои ашхосе, ки бори аввал бо маҳрум сохтан аз озодӣ барои ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум шудаанд, адои чазо дар кучо таъин мегардад?
66. Ба ашхоси ҳангоми ретсидиви ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда, ки қаблан ин намуди ҷазоро адо кардааст адои чазо дар кучо таъин мегардад?
67. Барои ашхосе, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок маҳкум шудааст, адои чазо дар кучо таъин мегардад?
68. Ба ашхосе, ки якумра аз озодӣ маҳрум шудааст дар кучо адои чазо таъин мегардад?
69. Ҳангоми ретсидиви ҷиноятҳо ҷазо ба кадом мӯҳлат таъин карда мешавад?
70. Мӯҳлат ва андозаи ҷазо дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфноки ҷиноятҳо на камтар аз чанд микдораш таъин карда мешавад?
71. Мувофиқи қонун мӯҳлати ниҳой аз рӯи маҷмӯи ҳукмҳо дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ чӣ қадар аст?
72. Ҳангоми таъин кардани кадом намуди ҷазоҳо то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм дар ҳаёти нигоҳ доштан ба ҳисоби як рӯз баробари як рӯз ба назар гирифта мешавад?
73. Ҳангоми таъин кардани кадом намуди ҷазоҳо то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм дар ҳаёти нигоҳ доштан ба ҳисоби як рӯз баробари ду рӯз ба назар гирифта мешавад?
74. Ҷазои маҳдуд кардан аз озодӣ ба кадом мӯҳлат татбиқ мешавад?
75. Чӣ тавр ҳаракати шахс баҳо дода мешавад, агар ӯ бе маслиҳати пешакӣ барои пинҳон намудани осори ҷиноят ва воситаю олоти ҷиноят мусоидат карда бошад?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ (қисми махсус)

1. Объекти м. 110 қасдан расонидани зарари вазнин ба саломати ро муайян кунед.
2. Тарафи субъективии м. 154 КҶ вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнатро муайян кунед.
3. Объекти м. 165 КҶ қалби ноболиғон ба содир намудани ҷиноятро муайян созед.
4. Объекти хариду фурӯши ноболиғонро муайян намоед.
5. Таркиби ҷинояти дар м. 168 КҶ ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида пешбинишударо муайян намоед.
6. Объекти м. 171 КҶ иваз намудани тифлро муайян кунед.
7. Субъекти м. 174 КҶ иҷро накардани ўҳдадорӣ оид ба тарбияи ноболиғро муайян намоед.
8. Объект ва субъекти м. 177 КҶ бадқасдона саркашӣ намудани падару модар аз таъминоти фарзандонро муайян кунед.
9. Объект ва субъекти ҷинояти бадқасдона саркашӣ намудани фарзандонро аз таъминоти падару модари ғайри қобили меҳнат муайян кунед.
10. Таснифи боби 21 КҶ ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятиро муайян кунед.
11. Таркиби ҷинояти м. 186 КҶ бандитизмро муайян кунед.
12. Таркиби ҷинояти м. 187 КҶ ташкили иттиҳоди ҷамъиятиро муайян кунед.
13. Объекти м. 200 КҶ муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар доданро муайян кунед.
14. Таркиби ҷинояти м. 201 КҶ муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропиро номбар кунед.

15. Таркиби м. 204 КЧ парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори кишташон манъшударо номбар кунед.
16. Объекти ҷинояти м. 212 КЧ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиётро муайян намоед.
17. Тарафи объективии авбоширо муайян созед.
18. Субъекти м. 238 КЧ ба фоҳишагӣ ҷалб намудан кӣ шуда метавонад?
19. Предмети м. 242 КЧ несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои таърихию фарҳангиро муайян созед.
20. Дуздӣ ба миқдори калон кадом вақт ҳисобида мешавад?
21. Таркиби ҷинояти м. 247 КЧ қаллобиро муайян кунед.
22. Таркиби ҷинояти м. 249 КЧ роҳзаниро муайян кунед.
23. Аз рӯи ҷӣ м. 248 КЧ ғоратгарӣ аз м. 249 КЧ роҳзанӣ фарқ мекунад.
24. Объекти м. 259 КЧ соҳибкории сохтара нишон диҳед.
25. Таркиби м. 260 КЧ соҳибкории сохтара нишон диҳед.
26. Объекти м. 281 КЧ тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё қоғазҳои қиматноки қалбакиро нишон диҳед.
27. Таркиби ҷинояти м. 289 КЧ контрабанда (қочоқ)-ро нишон диҳед.
28. Агар шахс ҳангоми контрабанда (қочоқ) аз сарҳади гумрукии ҶТ воситаҳои нашъадор ва яроқи оташфишон гузаронад, кирдор ҷӣ тавр бандубаст карда мешавад?
29. Фарқи м. 305 КЧ хиёнат ба давлат аз м. 308 КЧ ҷосусӣ аз чи иборат аст.
30. Таркиби ҷинояти м. 314 КЧ-ро нишон диҳед.
31. Таркиби ҷинояти м. 320 КЧ додани пораро нишон диҳед.
32. Субъекти м. 323 КЧ сохтакории хизматӣ кӣ шуда метавонад?
33. Намояндаи ҳокимият кӣ шуда метавонад.
34. Таркиби ҷинояти м. 328 КЧ истифодаи зӯрварӣ ба намояндаи ҳокимиятро нишон диҳед.
35. Таркиби ҷинояти м. 331 КЧ монеъ шудан ба фаъолияти муассисаҳои татбиққунандаи ҷазо ва муассисаҳои ҳабси пешакиро муайян кунед.
36. Агар сохтакорӣ, тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷат, штамп, мӯҳр ва бланкаҳои қалбакӣ бо мақсади хариду фурӯши одамон содир шуда бошад, кирдор ҷӣ хел бандубаст карда мешавад?
37. Субъекти м. 343 КЧ саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ кӣ шуда метавонад?
38. Ходими калесо барои хабар надодан дар бораи ҷинояте, ки ба ӯ ҳангоми омӯзиш маълум гардидааст мувофиқи м. 347 КЧ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад ё не?
39. Агар ҳамкор ва хешовандони шахси содирнамудаи ҷиноят хабар надихад ва пинҳон доштани ҷиноятро пешакӣ ваъда надода бошад аммо пинҳон кунад, он гоҳ ҷавобгарии ҷиноятӣ онҳо ҷӣ тавр ҳал карда мешавад?
40. Таркиби ҷинояти м. 358 КЧ ғайриқонунӣ дастгир ё ҳабс намуданро муайян кунед.
41. Объекти ҷинояти м. 359 КЧ сохтакории далелҳоро муайян кунед.
42. Таркиби ҷинояти м. 365 КЧ гурехтан аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси пешакиро муайян кунед.
43. Агар таҳдид нисбати сардор дар вазъияти ҷангӣ ё дар замони ҷанг содир шуда бошад, он гоҳ кирдор ҷӣ тавр бандубаст карда мешавад?
44. Агар хизматчии ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифа хизматчии ҳарбии дигарро таҳқир кунад, он гоҳ кирдори вай ҷӣ хел бандубаст карда мешавад?
45. Агар аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ худсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли хизмат содир шуда бошад, бо кадом ҳолатҳои истинокардашудаи қонун онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд.
46. Таркиби ҷинояти м. 375 КЧ фирорро муайян кунед.
47. Шартҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқи эзоҳи м. 375 КЧ фирор кадомҳоянд?
48. Объекти ҷинояти м. 376 КЧ саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи узвмайибкунӣ ё усули дигарро муайян кунед.

49. Агар муносибати хунукназарона ба хизмат дар вазъияти ҷангӣ содир шуда бошад, он гоҳ кирдор бо кадом модда банду баст карда мешавад?
50. Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид «Оид ба ҷанги таҷовузкорона» кай қабул шудааст?
51. Таркиби ҷинояти м. 395 КҶ ҷанги таҷовузкоронаро муайян кунед?
52. Таркиби ҷинояти м. 397 КҶ истеҳсол ё паҳн намудани яроқи қатли омро муайян намоед?
53. Конвенсияи СММ «Дар бораи манъ кардани коркард, истеҳсоли ғункунӣ ва истифодаи яроқи химиявӣ, нест кардани он» кай ба имзо расидааст?
54. Таркиби ҷинояти м. 398 КҶ генотсидро муайян кунед.
55. Конвенсияи СММ «Дар бораи пешгирии ҷинояти генотсид ва ҷазо барои он» кай қабул карда шудааст?
56. Таркиби ҷинояти м. 400 КҶ экотсидро муайян кунед?
57. Конвенсияи СММ «Дар бораи мубориза бар зидди ҷалбкунӣ, истифодабарӣ, маблағгузорӣ ва таълими зархаридон» кай қабул карда шудааст?
58. Таркиби ҷинояти м. 401 КҶ зархаридиро муайян кунед.
59. Конвенсияи СММ «Дар бораи пешгирӣ ва ҷиноятҳое, ки ба муқобили ашхоси таҳти ҳимояи байналхалқӣ қарордошта» кай қабул карда шудааст?
60. Объекти м. 404 КҶ- ро бадқасдона вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башар, ки дар вақти муҳолифати мусаллаҳонаи байналхалқӣ ё дохилӣ бо таҳдид ба саломатӣ содир шудааст, муайян кунед.
61. Конвенсияи Венагӣ «Дар бораи муносибатҳои дипломатӣ» кай қабул карда шудааст?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ МУРОФИАВИИ ҶИНОЯТИ

1. Муурофияи ҷиноятӣ чист?
2. Ҳуқуқи муурофиявии ҷиноятӣ чист?
3. Кадом навъи муурофияи ҷиноятӣ айни замон дар Тоҷикистон амал мекунад?
4. Давраҳои муурофияи ҷиноятиро номбар намоед.
5. Вазифаҳои пешбурди муурофияи судии ҷиноятиро муайян намоед.
6. Оё дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ намудани қонуни муурофиявии ҷиноятии давлати хориҷӣ мумкин аст?
7. Қарор ҳамчун санади муурофиявии ҷиноятӣ чист?
8. Мафҳуми таъқиботи ҷиноятиро шарҳ диҳед.
9. Намояндагони тарафи ҳимояро муайян намоед.
10. Принципиҳои қонунгузори муурофиявии ҷиноятиро нишон диҳед.
11. Мавқеи суд дар амалишавии принципи баҳсу мунозираи тарафҳо дар ҷи ёфода меёбад?
12. Дар кадом ҳолат маҷлиси пӯшидаи судӣ гузаронида мешавад?
13. Нисбат ба шахси дорои ҳуқуқи дахлнопазирии дипломатӣ дошта амали КМҶ ҶТ ҷи гуна ба роҳ монда мешавад?
14. Намудҳои таъқиботи ҷиноятиро номбар намоед.
15. Кадом парвандаҳо бо тартиби айбдоркунии хусусӣ-оммавӣ баррасӣ карда мешаванд?
16. Шакли муурофиявӣ чист?
17. Меъёрҳои ҳуқуқи муурофиявии ҷиноятӣ чист?
18. Кафолатҳои муурофиявӣ чист?
19. Ёхдадори ба амал баровардани таъқиботи ҷиноятӣ ҷи маъно дорад?
20. Ҳолатҳое, ки пешбурди парвандаи ҷиноятиро истисно мекунад, кадомҳоянд?
21. Асосҳои рад ва ё қатъ намудани пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бо озод кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятиро номбар намоед.
22. Агар то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм ҷиноят ва сазовори ҷазо будани ин кирдор бо қонуни нави ҷиноятӣ бартараф карда шуда бошад, мутобиқи кадом асос пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бояд қатъ карда шавад?

23. Иштирокчиёни муурофияи ҷиноятӣ ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд?
24. Ҳайати суд парвандаи ҷиноятиро дар суди марҳилаи якум бо кадом роҳҳо баррасӣ мекунад?
25. Дар кадом ҳолат парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби судья танҳо баррасӣ карда мешавад?
26. Мақомоти таҳқиқро номбар намоед.
27. Вазифаи мақомоти таҳқиқ аз чӣ иборат аст?
28. Оё роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи оғоз кардани парвандаи ҷиноятиро доранд?
29. Иҷрои кадом дастурҳо барои таҳқиқбаранда ҳатмӣ мебошад?
30. Оё шахси ҳуқуқӣ низ ҷабрдида эътироф карда мешавад ё не?
31. Киҳо метавонанд ба сифати намояндагони ҷабрдида, даъвогари граждани ва айбдоркунандаи хусусӣ эътироф карда шаванд?
32. Дар кадом мӯҳлат гумонбаршуда бояд пурсида шавад?
33. Кӣ метавонад ба сифати ҳимоятгар дар муурофияи ҷиноятӣ иштирок намояд?
34. Ҳолатҳои ҳатмии иштироки ҳимоячиро муайян намоед.
35. Дар кадом ҳолат аз хизмати ҳимоятгар даст кашидан мумкин аст?
36. Таъиноти ҳимоятгар дар муурофияи судии ҷиноятӣ дар чӣ ифода меёбад?
37. Уҳдадорихои ҳимоятгар аз чӣ иборат аст?
38. Киҳо намояндаи ҷавобгари граждани шуда метавонанд?
39. Мувофиқи муқаррароти Кодекси муурофияи ҷиноятӣ киҳо ба сифати шоҳид пурсида намешаванд?
40. Мутахассис кист?
41. Дар кадом ҳолат коршинос (эксперт) даъват карда мешавад?
42. Киҳо наметавонанд шахсони холис бошанд?
43. Ҳолатеро, ки иштироки такрории судяро истисно мекунад, нишон диҳед.
44. Тартиби ҳалли раддияе, ки нисбат ба судья арз шудааст, чӣ гуна сурат мегирад?
45. Мувофиқи Қодекси нави муурофияи ҷиноятӣ кадом намудҳои далели нав ба миён омаданд?
46. Ашӯроеро, ки далели шайъӣ ба ҳисоб меравад, номбар намоед.
47. Оё далели шайъиро ба нигоҳубини соҳибаш вогузор кардан мумкин аст ё не?
48. Мӯҳлатҳои нигоҳдошти далели шайъиро муайян намоед.
49. Дар кадом ҳолат ҳуҷҷат метавонад ҳамчун далели шайъӣ эътироф шавад?
50. Дар кадом ҳолат ҳуҷҷати аслии ба парванда ҳамроҳкардашуда тибқи дархост ба соҳиби қонуниаш баргардонида мешавад?
51. Оё маводи дар ҷараёни амали оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба даст овардашуда далел эътироф карда мешавад?
52. Оё натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ метавонанд барои оғози парвандаи ҷиноӣ ҳамчун сабаб ва асос хизмат кунанд?
53. Исботкунӣ чист?
54. Мақсади исботкуниро муайян намоед.
55. Предмети исботкунӣ чист?
56. Нақши ҳимоятгар дар ҷамъоварии далелҳо-ро муайян намоед.
57. Моҳияти тафтиши далелҳо дар чӣ ифода меёбад?
58. Оё шахрвандон метавонанд, ки дар раванди исботкунӣ нақш дошта бошанд?
59. Қисматҳои асосии ҷараёни исботкуниро нишон диҳед.
60. Хусусиятҳои далел-ро муайян намоед.
61. Мавриди баҳогузори далелҳо кадом омилҳо ба инобат гирифта мешаванд?
62. Далелҳо аз рӯи таснифот ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд?
63. Кӣ ҳуқуқи баҳогузори далелҳоро дорад?
64. Мақомоти таъқиби ҷиноятӣ далелҳоро аз кадом нуқтаи назар баҳо медиҳанд?
65. Суд ва судья ба далелҳо аз аз кадом нуқтаи назар баҳо медиҳанд?
66. Чораҳои пешгириро номбар намоед.
67. Кадом аризаҳо барои оғоз шудани парвандаи ҷиноятӣ асос шуда наметавонанд?

68. Дар кадом мӯҳлат оид ба ариза ва иттилоот дар бораи ҷиноят қарори дахлдор қабул карда мешавад?
69. Нисбати қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи ҷиноятӣ дар кадом мӯҳлат шикоят кардан мумкин аст?
70. Кадом намудҳои фаъолияти мақомоти таҳқиқро медонед?
71. Мӯҳлати пешбурди таҳқиқ оид ба парвандае, ки пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ нест, чӣ қадар аст?
72. Мӯҳлати пешбурди таҳқиқ оид ба парвандае, ки пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист, чӣ қадар аст?
73. Оид ба кадом ҷиноятҳо гузаронидани тафтиши пешакӣ ҳатмист?
74. Таҳқиқбаранда доир ба парвандаҳое, ки нисбати онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист, ҳуқуқи гузаронидани кадом амалҳои мурофиавиро дорад?
75. Тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба ҷиноятҳое, ки ноболиғон ё шахсоне, ки бинобар иллати ҷисмонӣ ё рӯҳӣ ҳуқуқи худро ҳимоя карда наметавонанд, аз тарафи кадом мақомот ба амал бароварда мешавад?
76. Шаклҳои анҷомёбии тафтиши пешакӣ кадомҳоянд?
77. Мӯҳлати пешбурди парвандаи ҷиноятӣ, ки дар он якчанд парвандаи ҷиноятӣ якҷоя карда шудааст, чӣ гуна ҳисоб карда мешавад?
78. Парвандаи ҷиноятиро нисбат ба кадом шахсон ба пешбурди алоҳида ҷудо кардан мумкин аст?
79. Мӯҳлати тафтиши пешакии парвандаи ҷудо кардашуда аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
80. Кадом қарорҳои мурофиавӣ танҳо аз ҷониби роҳбари гурӯҳи тафтишот қабул карда мешавад?
81. Дар кадом ҳолатҳои истисноӣ азназаргузаронӣ бидуни шахсони холис анҷом дода мешавад?
82. Ҳангоми азназаргузаронӣ дар биноҳое, ки намояндагӣҳои дипломатӣ ҷойгир шудаанд, иштироки кадом субъектон ҳатмист?
83. Дар кадом маврид муфаттиш ҳуқуқ дорад озмоиши (эксперименти) тафтиширо гузаронад?
84. Дар хусуси гузаронидани кадом амалҳои тафтишӣ муфаттиш қарор мебарорад?
85. Тартиби мурофиавии гузаронидани кофтуков ва ёфта гирифтани чӣ гуна аст?
86. Нисбат ба кадом намуди ҷиноятҳо амали тафтишии гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ анҷом дода мешавад?
87. Гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ ба кадом мӯҳлат муқаррар карда мешавад?
88. Дар кадом ҳолат рӯбарӯкунӣ бояд истисно карда шавад?
89. Нишондоди кадом иштирокчиёни мурофиа дар ҷойи ҳодиса санҷида мешавад?
90. Дар кадом ҳолат дар бораи ба ҷавобгарӣ кашидани шахс ба сифати айбдоршаванда дар содир намудани ҷиноят ва ба ӯ эълон кардани айб қарори асоснок бароварда мешавад?
91. Айб дар кадом мӯҳлат аз лаҳзаи баровардани қарор дар бораи ба сифати айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ кашидани шахс эълон карда мешавад?
92. Аз қарори боздоштани тафтиши пешакӣ дар кадом мӯҳлат ба прокурор шикоят кардан мумкин аст?
93. Оё муфаттиш оид ба парвандае, ки тафтиши он боздошта шудааст, ҳуқуқи гузаронидани амалҳои тафтиширо дорад?
94. Намудҳои тобеияти судиро муайян намоед.
95. Тарафҳо бояд дар кадом мӯҳлат дар бораи вақти оғози муҳокимаи суд огоҳ карда шаванд?
96. Судя дар кадом ҳолат ҳуқуқи ба тафтиши иловагӣ барагardonидани парвандаро дорад?
97. Дар кадом ҳолатҳо судя метавонад пешбурди парвандаи ҷиноятиро боз дорад?
98. Судя ҳангоми қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ кадом масъалаҳоро бояд баррасӣ намояд?

99. Кадом намуди чораи пешгирӣ бевосита бо ризоияти прокурор татбиқ карда мешавад?
100. Оё бе иштироки судшаванда баррасии парванда дар муҳокимаи суд мумкин аст ё не?
101. Ҳадди муҳокимаи судӣ чӣ маъно дорад?
102. Оё айбдоркуниро дар суд тағйир додан мумкин аст?
103. Дар кадом ҳолат муҳокимаи суди мавқуф гузошта мешавад?
104. Мӯҳлати чораи пешгирӣ ба сифати дар ҷабс нигоҳ доштани судшаванда аз лаҳзаи ба суд ворид гардидани парванда то лаҳзаи баровардани ҳукм чӣ қадар шуда метавонад?
105. Нисбати кадом иштирокчиёни мурофиа ҷарима таъин карда намешавад?
106. Муҳокимаи судӣ аз кадом қисматҳо иборат аст?
107. Қисми оmodасозии маҷлиси судӣ чӣ гуна оғоз мегардад?
108. Тафтиши судӣ чӣ гуна оғоз карда мешавад?
109. Ҳукми суд бояд ҷавобгӯи кадом талаботҳо бошад?
110. Овардани эътироз ва шикоятҳои кассатсионӣ нисбати ҳукм чӣ гуна оқибатҳоро ба миён меорад?
111. Судҳои вилоятӣ дар кадом мӯҳлат парвандаро бо тариқи кассатсионӣ баррасӣ мекунанд?
112. Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаро бо тариқи кассатсионӣ дар кадом мӯҳлат бояд баррасӣ кунад?
113. Ҳукми ба қувваи қонунӣ даромада дар кадом мӯҳлат бояд иҷро карда шавад?
114. Мӯҳлати ба ҷабс гирифтани ҳамчун чораи пешгирӣ чӣ қадар аст?
115. Маҷбуран овардани кадом шахс мумкин нест?
116. Хангоми тафтиши ҷиноят, муҳлати ниҳии нигоҳ доштан дар ҳабси пешакӣ чанд вақтро ташкил медиҳад?
117. Кадом чораи пешгирӣ бе қабул кардани қарори дахлдор татбиқ карда мешавад?
118. Мазмуни ҳабси ҳонагӣ дар чӣ зоҳир мегардад?
119. Қарори оғоз кардани дархост дар бораи интиҳоб кардани чораи пешгирӣ дар намуди ба ҷабс гирифтани аз ҷониби судьяи суди шаҳр ва ноҳия аз лаҳзаи ба суд ворид шудани мавод дар кадом мӯҳлат баррасӣ карда мешавад?
120. Судьяи суди ноҳиявӣ ва шаҳрӣ то чанд моҳ ҳуқуқи дароз кардани мӯҳлати ҳабси пешакиро дорад?
121. Ба мӯҳлатҳои дар ҷабс нигоҳ доштан ҳамчунин кадом мӯҳлатҳо ҳисоб карда мешаванд?
122. Дар ҳаққи ҷабрдида кадом чораҳои маҷбурии мурофиавиро татбиқ кардан мумкин аст?
123. Барои иҷро накардани ўҳдадорӣҳои мурофиавӣ, риоя накардани тартибот дар маҷлиси суд ба иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ дар кадом ҳаҷм ҷарима таъин карда мешавад?
124. Судьяи суди вилоятӣ то чанд моҳ ҳуқуқи дароз кардани мӯҳлати ҳабси пешакиро дорад?
125. Кадом ҳолат асос барои баргардондани парванда ба тафтишоти иловагӣ шуда метавонад?
126. Муҳокимаи судии парванда дар ғоибии судшаванда дар кадом ҳолат мумкин аст?
127. Даст кашидани айбдоркунандаи давлатӣ аз айбдорӣ чи оқибате дорад?
128. Айбдоркуниро дар суд тағйир додан мумкин аст?
129. Ҳадди муҳокимаи судӣ чи гуна муқаррар карда мешавад?
130. Суд муҳокимаи судиро кадом маврид бозмедорад?
131. Дар ҷараёни муҳокимаи судӣ парвандаро ба тафтиши иловагӣ баргардонидан мумкин аст?
132. Хангоми риоя накардани тартибот дар толори маҷлиси суд, итоат накардан ба амри раисикунанда чи гуна чораҳои таъсиррасонӣ татбиқ карда мешавад?

133. Агар оид ба парвандаи аз айбдорӣ хусусӣ баромада, ки бо он тафтиши пешакӣ гузаронида нашудааст, ҷабрдида бе сабабҳои узрнок ба муҳокимаи судӣ ҳозир нашуда бошад, судя чӣ гуна чора андешиданиш мумкин аст?
134. Тафтиши судӣ аз кадом лаҳза оғоз мегардад?
135. Дар кадом қисмати маҷлиси судӣ аз руи қойдаҳои умумӣ судя рад карда мешавад?
136. Агар судшаванда дар музокираи судӣ баромад карда бошад, пас зарурияти бо сухани охири баромад кардани ӯ чой дорад?
137. Агар дар муҳокимаи судӣ зарурияти ба амал баровардани азназаргузаронии ҷойи ҳодиса ба миён ояд, чи бояд кард?
138. Оё ҳимоячӣ метавонад дар музокираи судӣ мавқеи худро бо мақсади асоснокнамоии бегуноҳии судшаванда ба далелҳои нав асоснок намояд?
139. Ҳангоми баровардани ҳукм суд кадом масъаларо ҳал намекунад?
140. Дар қисмати хулосавии ҳукмҳои айбдоркунанда ва сафедкунанда кадом масъала ҳал карда мешаванд?
141. Пешбури кассатсионӣ аз пешбурди назоратӣ бо чи фарқ мекунад?
142. Ки ҳуқуқи шикоятӣ кассатсионӣ оварданро ба ҳукм надорад?
143. Суди марҳилаи кассатсионӣ чи ҳуқуқ дорад?
144. Иштирокчии ҳатмии марҳилаи кассатсионӣ кӣ ба шумор меравад?
145. Суди марҳилаи кассатсионӣ ҳуқуқ дорад на танҳо ҳукмро бекор намояд, балки онро бо кадом сабабҳо тағйир диҳад?
146. Иштироки маҳкумшуда дар баррасии парванда ба тариқи кассатсионӣ дар кадом ҳолат бояд таъмин гардад?
147. Дар давраи иҷроиши ҳукм ба сифати субъекти асосӣ кӣ баромад менамояд?
148. Ҳукмро кӣ ба иҷро мерасонад?
149. Оё ҳукмро дар давраи иҷро он тағйир додан мумкин аст?
150. Пешбурди назоратӣ аз кассатсионӣ бо чи фарқ менамояд?
151. Пас аз ба қувваи қонунӣ даромардани ҳукми суд, дар кадом мӯҳлат, ба тариқи назоратӣ мавриди санҷиш қарор гирифтани ҳукм мумкин аст?
152. Пешбурд оид ба ҳолатҳои нав ошкор гардидаро ки оғоз менамояд?
153. Кадом ҳолатҳо ҳамчун асос барои оғоз намудани парванда бо сабаби ошкор гардидани ҳолатҳои нав ба ҳисоб намеравад?

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ МУРОФИАИ ГРАЖДАНИ

1. Ислоҳи иштибоҳ ва хатогиҳои ошкори арифметикӣ дар ҳалнома бо ташаббуси кадом субъектони муурофияи граждани сурат мегирад?
2. Оид ба ворид намудани ислоҳ ба ҳалномаи судӣ суд кадом санади судиро қабул мекунад?
3. Оё нисбат ба таъинот оид ба ворид намудани ислоҳ ба ҳалнома овардани шикоят мумкин аст?
4. Дар кадом мавридҳо ҳалномаи иловагии судӣ қабул мешавад?
5. Масъалаи қабули ҳалномаи иловагии судӣ дар кучо ҳал карда мешавад?
6. Тавзеҳи ҳалномаи судӣ бо кадом ҳуҷҷати муурофиявӣ расмӣ мегардад?
7. Ба ҳалномаи судӣ дар асоси аризаи кӣ тавзеҳ дода мешавад?
8. Тарафҳо дар муурофияи граждани гуфта киро меноманд?
9. Ба сифати тарафҳо кӣ баромад карда наметавонад?
10. Тарафҳо ҳуқуқҳои муурофиявиашонро дар кадом давраҳои муурофияи граждани метавонанд амалӣ намоянд?
11. Оё даъвогари номуносибро иваз намудан мумкин аст?

12. Иваз намудани ҷавобгари номуносиб бо кадом ҳуҷҷатти муурофиавӣ расмӣ карда мешавад?
13. Тибқи қонун дар аризаи даъвогии мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар фарқ аз аризаи даъвогии анъанавӣ иловатан кадом маълумот бояд зикр гардад?
14. Нисбат ба ҳалномаи судӣ оид ба даъвои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ки шикоятӣ кассатсионӣ пешниҳод намуда метавонад?
15. Оё дар байни шахсони иштирокчи парвандаи граждани бевосита муносибати ҳуқуқии муурофиавии граждани ба вучуд меояд?
16. Тарафҳо ё шахсони сеюм, ки пешбурди парвандаро ба намоянда супоридаанд, метавонанд дар баробари ин шахсон дар муурофия иштирок намоянд?
17. Кӣ ҳуқуқи дар муурофияи граждани намоянда шуданро надорад?
18. Шаҳрвандони хориҷии дар ҚТ ва шаҳрвандони ҚТ дар давлатҳои хориҷа метавонанд ба сифати намоянда ба муурофия дохил шаванд?
19. Суд киро ба сифати намояндаи ҷавобгар таъин карда метавонад?
20. Ваколати адвокат бо кадом ҳуҷҷатҳо расмӣ мегардад?
21. Даъворо ҳамчун воситаи ҳимояи ҳуқуқҳои субективии вайроншуда ҳисобидан мумкин аст?
22. Мафҳуми фактҳои сабаби даъворо муайян намоед?
23. Даъво воситаи оғоз намудани парвандаи граждани мебошад? Оё чунин нуқтаи назар дуруст аст?
24. Дахлдории далелҳо чӣ маъно дорад?
25. Далелҳо дар кадом қисми маҷлиси судӣ баҳо дода мешаванд?
26. Уҳдадорӣ исботкунӣ дар муурофияи граждани ба зиммаи кӣ гузошта шудааст?
27. Далелҳо дар муурофияи граждани танҳо аз кадом манбаҳо гирифта мешаванд?
28. Экспертизаро дар муурофияи граждани кӣ таъин карда метавонад?
29. Мақсади исботкунӣ дар муурофияи граждани чист?
30. Оё протоколи маҷлиси судӣ сарчашмаи далел маҳсуб меёбад?
31. Барои додани нишондоди бардуруғ ё саркашӣ кардан аз додани нишондод, шоҳид масъулияти ҳуқуқӣ дорад ё не?
32. Ки ҳуқуқ доранд, ки аз додани нишондод даст кашанд?
33. Дар зери мафҳуми принципҳо дар муурофияи граждани чӣ фаҳмида мешавад?
34. Ҳангоми амалӣ намудани адолати судӣ ҳама гуна даҳолат ба фаъолияти судяҳо манъ аст. Ин муқаррароти кадом принципи муурофияи граждани мебошад?
35. Принципи конуният бо кадом воситаҳо таъмин карда мешавад?
36. Дар ҳолати ба таври дастаҷамӣ баррасӣ гардидани парванда, ҳайати суд аз чанд судя иборат аст?
37. Принципи ҳақиқати расмиро маънидод намоед.
38. Принципи диспозитивиро маънидод намоед.
39. Принципи мубоҳисавиро маънидод намоед.
40. Принципи бефосилавӣ чӣ маъно дорад?
41. Тобеияти судии парвандаҳои гражданиро ба чанд намуд ҷудо мекунанд?
42. Намудҳои тобеияти судии парвандаҳои гражданиро муайян намоед.
43. Тобеияти судии умумӣ гуфта чиро мефаҳмед?
44. Мафҳуми тобеияти судии ҳудудӣ дар муурофияи гражданиро маънидод намоед.
45. Тобеияти истисноии парвандаҳои гражданиро маънидод намоед.
46. Асоси ба суди дигар ирсол намудани парвандаи гражданиро муайян намоед.
47. Заминаҳои ҳуқуқ ба пешниҳоди даъво гуфта чиро фаҳмидан мумкин аст?
48. Шартҳои ҳуқуқ ба пешниҳоди даъво гуфта чиро фаҳмидан мумкин аст?
49. Дар кадом ҳолатҳо чораҳои таъмини даъво андешида мешавад?
50. Сарчашмаҳои ҳуқуқи муурофиавии гражданиро номбар кунед.

51. Кадоме аз ин сарчашмаҳои ҳуқуқи муурофиявии граждани нисбат ба КМГ ҚТ эътибори зиёдтари ҳуқуқӣ доранд?
52. Намудҳои муурофияи гражданиро номбар кунед.
53. Нишонаҳои асосии муурофияи фармониро номбар кунед.
54. Кадом санади суди дар як вақт ба сифати варақои иҷро эътироф шудааст?
55. Кадом парвандаҳо дар доираи муурофияи оид ба парвандаҳои, ки аз муносибатҳои ҳуқуқи омма бармеоянд, баррасӣ ва ҳал мешаванд?
56. Муурофияи махсус гуфта кадом тартибро мефаҳманд?
57. Кадом парвандаҳо дар доираи муурофияи махсус баррасӣ ва ҳал мешаванд?
58. Кадом субъектони муурофияи граждани ба шахсони иштирокчии парвандаи граждани шомил нестанд?
59. Оид ба ҳалномаҳои судии судҳои ҳарбии гарнизонҳо ба кадом суд шикояти кассатсионӣ пешниҳод мегардад?
60. Мӯҳлати пешниҳоди шикояти кассатсионӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
61. Мӯҳлати пешниҳоди эътирози кассатсионӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
62. Мӯҳлати пешниҳоди шикояти хусусӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
63. Мӯҳлати пешниҳоди эътирози хусусӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
64. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози кассатсионӣ бояд дарҷ гардад?
65. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози хусусӣ бояд дарҷ гардад?
66. 201. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози кассатсионӣ набояд дарҷ гардад?
67. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози хусусӣ набояд дарҷ гардад?
68. Нисбат ба таъиноти судӣ оид ба беҳаракат монандани шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар кадом мӯҳлат овардани шикоят мумкин аст?
69. Баргардонидани шикоят ё эътирози кассатсионӣ бо кадом санади судӣ расмӣ мегардад?
70. Суди марҳилаи якум баъди гирифтани шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар кадом мӯҳлат нусхаи онро ба шахсони иштирокчии парвандаи граждани ирсол менамояд?
71. Кӣ метавонад нисбат ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ норозигӣ пешниҳод намояд?
72. Норозигӣ нисбат ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар кадом шакл пешниҳод мегардад?
73. Мууроҷиати шахсе, ки шикояти кассатсионӣ пешниҳод кардааст, дар бораи даст кашидан аз он дар кадом шакл пешниҳод мегардад?
74. Прокурор аз эътирози кассатсионӣ то кадом лаҳза метавонад даст кашад?
75. Оё дар давраи муурофияи дар суди марҳилаи кассатсионӣ аз даъво даст кашидан мумкин аст?
76. Оё дар давраи муурофияи дар суди марҳилаи кассатсионӣ созиши оштии тарафҳо мумкин аст?
77. Мӯҳлати баррасии парванда оид ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чи қадар аст?
78. Мӯҳлати баррасии парванда оид ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?
79. Рад намудани судяҳои суди марҳилаи кассатсионӣ аз рӯи кадом қоидаҳо иҷозат дода мешавад?
80. Оё судяҳои суди марҳилаи кассатсионӣ ҳуқуқи худрадкунӣ доранд?
81. Кӣ ба шахсони иштирокчии парванда дар суди марҳилаи кассатсионӣ ҳуқуқ ва ўҳдадорихои онҳоро тавзеҳ медиҳад?
82. Дар кадом мавридҳо мавқуф гузоштани баррасии парванда дар суди марҳилаи кассатсионӣ мумкин аст?
83. Дархости шахсони иштирокчии парвандаи граждани дар суди марҳилаи кассатсионӣ тибқи кадом қоидаҳо ҳал карда мешавад?
84. Баррасии парвандаҳо дар суди марҳилаи кассатсионӣ аз кадом лаҳза оғоз мегардад?

85. Дар кадом маврид дар суди марҳилаи кассатсионӣ музокираҳои судӣ иҷозат дода мешавад?
86. Қабули қарори кассатсионӣ ва эълони он тибқи кадом қоидаҳо сурат мегирад?
87. Дар кадом маврид суди марҳилаи кассатсионӣ метавонад ҳалномаи нав қабул намояд?
88. Суди марҳилаи кассатсионӣ аз рӯи кадом қоидаҳо метавонад мурофиаро оид ба парвандаи граждани қатъ намояд?
89. Дар кадом мавридҳо шахсони иштирокчии парвандаи граждани метавонанд нисбат ба таъиноти суди марҳилаи якум шикоят ё эътироз арз намоянд?
90. Қабули ҳалномаи ғоибона нисбат ба кадом субъекти мурофиаи граждани мумкин аст?
91. Дар кадом мавридҳо қабули ҳалномаи ғоибона мумкин нест?
92. Нусхаи ҳалномаи ғоибона ба даъвогар дар кадом мӯҳлат ирсол мегардад?
93. Ариза дар бораи бекор намудани ҳалномаи ғоибона дар кадом мӯҳлат метавонад пешниҳод шавад?
94. Нусхаи ариза оид ба бекор кардани ҳалномаи ғоибона чанд нусха пешниҳод мегардад?
95. Асоси бекор намудани ҳалномаи ғоибона чи мебошад?
96. Ариза оид ба бекор кардани ҳалномаи ғоибона аз ҷониби суде, ки онро қабул кардааст дар кадом мӯҳлат баррасӣ мегардад?
97. Фармони судӣ ин чист?
98. Оид ба кадом талабот фармони судӣ қабул карда намешавад?
99. Ариза дар бораи қабули фармон тибқи кадом қоидаҳои судӣ пешниҳод мегардад?
100. Барои пешниҳоди ариза дар бораи қабули фармон дар кадом ҳаҷм боҷи давлатӣ пардохта мешавад?
101. Ариза дар бораи қабули фармон дар кадом шакл метавонад пешниҳод гардад?
102. Шахсони сеюм, ки ба мавзӯи баҳс талаботи мустақилона пешниҳод намекунанд, ўҳдадорҳои граждани кадом субъекти мурофиаи гражданиро иҷро мекунанд?
103. Шахсони сеюм, ки ба мавзӯи баҳс талаботи мустақилона пешниҳод намекунанд, кадом ҳуқуқҳоро доранд?
104. Маҷлиси судӣ аз чанд қисм иборат аст?
105. Дар қисми омодагии маҷлиси судӣ кадом амалиётҳо анҷом дода мешаванд?
106. Дар қисми таҳқиқи далелҳо кадом амалиётҳо анҷом дода мешавад?
107. Кадом амал унсури музокираҳои судӣ маҳсуб намеёбад?
108. Протоколи маҷлиси судӣ дар давоми чанд рӯз аз рӯзи хотимаи маҷлиси судӣ бояд таҳия гардад?
109. Дар давоми чанд рӯз баъд аз таҳия гардидани протоколи маҷлиси судӣ нисбат ба он шахсони иштирокчии парвандаи граждани метавонанд эрод баён намоянд?
110. Эродҳо нисбат ба протоколи маҷлиси судӣ дар давоми чанд рӯз бояд баррасӣ шаванд?
111. Рад намудани қабули эродҳо нисбат ба протоколи маҷлиси судӣ бо кадом ҳуҷҷати мурофиавӣ расмӣ мегардад?
112. Нисбат ба таъиноти судӣ оид ба мавқуф гузоштани муҳокимаи парвандаи граждани овардани шикоят ё эътироз мумкин аст?
113. Асоси боздоштани мурофиаи граждани кадом аст?
114. Боздоштани парвандаи граждани бо кадом ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ расмӣ мегардад?
115. Нисбати таъиноти судӣ оид ба боздоштани парвандаи граждани овардани шикоят ё эътироз мумкин аст?
116. Асоси қатъ намудани мурофиа оид ба парвандаи гражданиро нишон диҳед?
117. Асоси бе баррасӣ монидани ариза кадом мебошад?
118. Бе баррасӣ монидани ариза ба кадом ҳуҷҷати мурофиавӣ расмӣ мегардад?
119. Баъди эътибори қонунӣ пайдо намудани таъиноти судӣ, оид ба бе баррасӣ монидани ариза бо даъвои айнияти такроран ба суд мууроҷиат намудан мумкин аст?
120. Асоси баргардонидани аризаи даъвогиро нишон диҳед.
121. Нисбат ба таъиноти судӣ оид ба баргардонидани аризаи даъвогӣ пешниҳоди шикоят ё эътироз мумкин аст?

122. Яке аз асосҳои қабули аризаи даъвогӣ чист?
123. Оғози парвандаи граждани ба кадом таъиноти судӣ расмӣ мегардад?
124. Оё нисбат ба таъинот оид ба қабули аризаи даъвогӣ шикоят ё эътироз овардан мумкин аст?
125. Асоси рад намудани қабули аризаи даъвогӣ кадом аст?
126. Ба таъиноти судӣ оид ба рад намудани қабули аризаи даъвогӣ овардани шикоят ё эътироз мумкин аст?
127. Таъиноти судӣ оид ба рад намудани қабули аризаи даъвогӣ баъди чанд вақт эътибори қонунӣ пайдо мекунад?
128. Омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ чист?
129. Оё нисбат ба таъиноти судӣ оид ба омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ пешниҳоди шикоят ё эътироз мумкин аст?
130. Кадом маълумот дар таъиноти судӣ оид ба омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ дарҷ мегардад?
131. Кадом таъиноти судиро дар давраи омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ қабул кардан мумкин аст.
132. Дар давраи омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ чанд вазифа амалӣ карда мешавад?
133. Дар давраи омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ кадоме аз амалиёти зерин анҷом дода мешавад?
134. Мӯҳтавои давраи омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ дар чӣ ифода меёбад?
135. Кадом амалиётро суд дар давраи омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ бояд анҷом диҳад?
136. Кадом амалиётро тарафҳо дар давраи омода намудани парвандаи граждани ба муҳокимаи судӣ анҷом медиҳанд?
137. Прокурор ба кадом намуди субъектони муҳофизаи граждани шомил аст?
138. Кадом ҳуқуқҳои муҳофизавиро прокурор надорад?
139. Дар кадоме аз ин парвандаҳои граждани иштироки прокурор ҳатмӣ аст?
140. Нисбат ба ҳалномаи судӣ ки эътирози кассатсионӣ пешниҳод намуда метавонад?
141. Прокуроре, ки даъво пешниҳод намудааст, дар музокираҳои судӣ дар кадом пайдарҳамӣ маъруза мекунад?
142. Нисбат ба ҳалномаи судии эътибори қонунӣ пайдонамуда ки эътирози назоратӣ пешниҳод намуда метавонад?
143. Агар прокурор эътироз ба тариқи назоратӣ пешниҳод карда бошад, дар маҷлиси Раёсати Суди Олии ҚТ иштирок мекунад ё не?
144. Дар кадоме аз ин парвандаҳои граждани иштироки мақомоти васоят ва парасторӣ ҳатмист?
145. Кадом маълумот дар қисми муқаддимавии ҳалномаи судӣ дарҷ мегардад?
146. Ҳалномаи судии эътибори қонунӣ пайдонамуда дорои кадом сифатҳо мегардад?
147. Таърифи мафҳуми ҷавобгарро диҳед.
148. Мафҳуми ҷавобгари номуносибро таъриф диҳед?
149. Агар даъвогар ба иваз намудани ҷавобгари номуносиб розӣ набошад, суд ҷавобгари номуносибро ба сифати кӣ ба муҳофизаи ҷалб менамояд?
150. Муҳлати пешниҳоди шикояти кассатсионии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки ба манфиати шахси дигар даъво пешниҳод намудааст, аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ ҲУКУКИ КОНСТИТУТСИОНИ

1. Эълонияи соҳибхитиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна санад аст ва кай қабул шудааст?
2. Мафҳуми конститутсия дар чӣ ифода меёбад?

3. Конституция аввалин маротиба кай ва дар кучо қабул шудааст?
4. Таносуби санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф-карда бо қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна аст?
5. Давраҳои асосии пайдоиш ва инкишофи конституцияҳои Тоҷикистонро нишон диҳед?
6. Дар хусуси Конституцияи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот диҳед.
7. Кай ва бо кадом роҳ ба Конституцияи ҶТ (соли 1994) тағйироту иловаҳо ворид карда шудаанд?
8. Қонунҳои конститусионӣ аз дигар қонунҳо бо кадом хусусияти худ фарқ доранд?
9. Ҳуқуқбунёддонистани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чӣ ифода ёфтааст?
10. Иҷтимоӣ эълон шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ мазмун дорад?
11. Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадоманд?
12. Кадом ҳуқуқу озодиҳо арзиши олӣ доништа шудаанд?
13. Аз номи халқи Тоҷикистон кӣ ҳуқуқи сухан гуфтан доранд?
14. Ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом шохаҳо таҷзия мешавад?
15. Асоси иқтисодии Тоҷикистонро чӣ ташкил мекунад?
16. Ба маҳдудсозии ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд дар кадом ҳолат ва бо кадом мақсад роҳ дода мешавад?
17. Ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб маеёбад?
18. Асосҳои қатъи гаштани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадомҳоянд?
19. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъияти фавқулодари кӣ таъин ва мӯҳлати онро дароз карда метавонад?
20. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом мақомоти давлатӣ ҳуқуқи ташкил ва барҳам додани воҳидҳои марзию маъмуриро дорад?
21. Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсиро кадом мақомот таъсис медиҳад?
22. Мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахсон ҳуқуқи дар интиҳобот иштирок карданро надоранд?
23. Раёйпурсӣ аз интиҳобот чӣ фарқ дорад?
24. Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ аз чанд вакил иборат аст?
25. Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ аз чанд аъзо иборат аст?
26. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом Маҷлисҳо иборат аст?
27. Кадом шахсон метавонанд номзадҳои худро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намоянд?
28. Мӯҳлати салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд сол аст?
29. Президент дар доираи салоҳияти худ чи гуна санадҳо мебарорад?
30. Кадом арзишҳои Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирнопазир доништааст?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ НАЗАРИЯИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ

1. Сабабҳои пайдоиши давлатро муайян намоед.
2. Назарияҳои пайдоиши давлат кадомҳоянд?
3. Зарурати ҳуқуқро кадом омилҳо муайян мекунанд?
4. Истилоҳи «ҳуқуқ» ба кадом маъноҳо фаҳмида мешавад?
5. Ҳуқуқ чист?
6. Нишонаҳои ҳуқуқ чистанд?
7. Чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ кадомҳоянд?
8. Ҳуқуқи инсон чист?
9. Озодии инсон чист?
10. Таснифи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро муайян намоед.
11. Низоми ҳуқуқӣ чист?
12. Унсурҳои низоми ҳуқуқиро муайян намоед.
13. Давлат чист?
14. Функсияи давлат чист?

15. Шакли давлат чист?
16. Намудҳои шакли идоракунии давлатро муайян намоед.
17. Режими давлатӣ (сиёсӣ) чист?
18. Аломатҳои давлати ҳуқуқбунёдро муайян намоед.
19. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист?
20. Унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандиро номбар кунед.
21. Меъёри ҳуқуқ чист?
22. Намудҳои объектҳои муносибатҳои ҳуқуқиро муайян намоед.
23. Сарчашмаи (шакли) ҳуқуқ чист?
24. Қонун чист?
25. Конститутсия чист?
26. Кодекс чист?
27. Аломатҳои ҳуқуқвайронкуниро муайян намоед.
28. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ чист?
29. Шуури ҳуқуқӣ чист?
30. Фарҳанги ҳуқуқӣ чист?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ МАҚОМОТИ ҲИФЗУ ҲУҚУҚ

1. Фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ чист?
2. Самтҳои асосии фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавиро муайян намоед.
3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқро номбар намоед?
4. Пиринсипҳои адолати судиро номбар намоед?
5. Вазифаҳои суд дар Тоҷикистон аз чӣ иборат мебошад?
6. Сохтори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоед?
7. Ҳокимияти судӣ гуфта чиро мефаҳмед?
8. Ба судҳои салоҳияташон умумӣ кадом судҳо шомил мебошанд?
9. Ба судҳои салоҳияташон махсус кадом судҳо шомил мебошанд?
10. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар намоед?
11. Ягонагии мақоми судяҳо чи маъно дорад?
12. Шумора ва ҳайати Раёсати Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кӣ тасдиқ карда мешавад?
13. Қарорҳои Пленуми Суди Олӣ аз кадом лаҳза эътибори қонунӣ пайдо мекунад?
14. Парвандаҳо оид ба ҷосусӣ ба кадом судҳо тобеият доранд?
15. Кадом талаботҳоро нисбати судяҳо қонунгузори пешниҳод намудааст?
16. Судяҳо парвандаҳоро бо кадом тариқ баррасӣ мекунанд?
17. Таъсиси судҳо салоҳияти кадом мақомот аст?
18. Вазифаҳои пристави судӣ аз чӣ иборат аст?
19. Санҷиши таҳассусии судяҳо дар кадом мавридҳо гузаронида мешавад?
20. Фаъолияти судҳои ҷарбӣ ба чӣ нигаронида шудааст?
21. Ба низоми судҳои ҷарбӣ кадом судҳо дохил мешаванд?
22. Салоҳияти Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоед?
23. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза алайҳи ҷинояткорӣ аз ҷониби кадом мақомот ва дар асоси кадом санад ба роҳ монда мешавад?
24. Кӣ ҳуқуқи соҳиб шудан ба мақоми адвокатро дорад?
25. Иттифоқи адвокатҳо аз ҷониби кадом мақом ташкил карда мешавад?
26. Талаботҳои, ки нисбати довталаб ба аъзогии Иттифоқи адвокатҳо пешниҳод карда мешавад, чи гуна аст?
27. Дар ҳусуси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» маълумот диҳед?
28. Адвокат кист?
29. Адвокатура чи гуна мақом аст?

30. Шаклҳои ташкилии фаъолияти адвокатиро номбар намоед?
31. Принципҳои фаъолияти адвокатиро номбар намоед?
32. Шӯрои адлияро ки таъсис медиҳад?
33. Аз кадом лаҳза шахс метавонад аз ёрии адвокат истифода кунад?
34. Барномаҳои Ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар ҚТ кай қабул карда шудаанд?
35. Ба вазифаи нотариуси давлатӣ киҳо ба қор қабул карда мешаванд?
36. Амалиёти нотариалӣ дар кадом мӯҳлат ба ҷо оварда мешавад?
37. Оид ба Қонуни конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» маълумот диҳед?
38. Суди конституцсионии ҚТ ҳамчун мақомоти мустақили ҳокимияти судӣ ба кадом мақсад таъсис гардидааст?
39. Шаклҳои қарорҳои Суди Конституцсиониро номбар намоед?
40. Аз кадом лаҳза қарорҳои Суди Конституцсионии ҚТ ба қувваи қонунӣ мебароянд?
41. Шӯрои адлияи ҚТ ба кадом мақсад таъсис дода мешавад?
42. Ба кадом шахсон ёрии ҳуқуқии ройгон расонида мешавад?
43. Низоми мақомоти прокуратураи Тоҷикистонро номбар намоед?
44. Номгуи мақомотҳои прокуратура, ки дар ҚТ салоҳияти ба амал баровардани тафтиши пешакии парвандаҳои ҷиноятиро доранд, номбар намоед.
45. Кадоме аз мақомоти зикршуда ба сифати мақомоти таҳқиқ баромад менамояд?
46. Дар кадом маврид прокурор ҳуқуқ дорад, ки ба суд оид ба парвандаҳои граждани бо ариза муроҷиат намояд?
47. Дар кадом ҳолат иштироки айбдоркунандаи давлатӣ дар муҳокимаи суд ҳатмист?
48. Санадҳои таъсиррасонии прокурориро дар соҳаи назорати умумӣ номбар намоед?
49. Мазмуни масъул будани Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷи ёфта меёбад?
50. Принципҳои умумӣ-ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти мақомоти прокуратураро номбар намоед.

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. Озодии инсон – ин чист?
2. Санадҳои байналхалқие, ки Билл оид ба ҳуқуқи инсон онҳоро дар бар мегирад, нишон диҳед.
3. Кадом боби Конституцсияи ҚТ ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шахрванд бахшида шудааст?
4. Рӯз ва санаи қабули Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсиро муқарар намоед.
5. Санаи қабули Конвенсияи байналхалқӣ доир ба барҳам задани ҳама гуна шаклҳои таъбири наҷодиро нишон диҳед.
6. Рӯз ва санаи қабули Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсиро муқарар намоед.
7. Конвенсияи СММ зидди шиканҷа ва дигар навъи муносибат ва ҷазои бераҳмона ва таҳқиркунандаи шаъну шараф кай қабул гардидааст.
8. Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак кадом сол қабул гардидааст?
9. Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шахрвандӣ ва сиёсӣ кай аз ҷониби ҚТ ба тасвиб расидааст?
10. Кадом ҳуқуқҳои мутлақро медонед?
11. Ба ҳуқуқҳои насли якуми инсон чи дохил мешаванд?
12. Ҳуқуқҳои фардӣ гуфта кадом ҳуқуқҳоро меноманд?
13. Оё дар ҚТ эвтаназия иҷозат дода шудааст ё не?
14. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои қатл барои кадом ҷиноятҳо иҷозат дода шудааст ва айни замон танзими ҳуқуқи ҷазои қатл чи гуна ба роҳ монда шудааст?

15. Эвтаназия чист?
16. Мафҳуми шиканҷаро шарҳ диҳед.
17. Ҳуқуқ ба моликиятро дар кадом моддаҳои Конституцияи ҚТ кафолат дода шудааст?
18. Ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ ин чист?
19. Озодии фаъолияти соҳибкорӣ дар кадом моддаи Конституцияи ҚТ кафолат дода шудааст?
20. Ҳуқуқ ба манзил дар кадом моддаи Конституцияи ҚТ муқаррар гардидааст?
21. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ дар кадом моддаи Конституцияи ҚТ муқаррар гардидааст?
22. Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ дар кадом моддаи Конституцияи ҚТ муқаррар гардидааст?
23. Дар қонунгузории ҷорӣ кадом намудҳои нафақа муқаррар шудаанд?
24. Киҳо ҳуқуқи гирифтани нафақаи пиронсолиро доранд?
25. Субъектони дорои ҳуқуқ ба нафақаи маъҷубӣ киҳо мебошанд?
26. Киҳо ҳуқуқи гирифтани нафақаи иҷтимоиро доранд?
27. Давлат кадом намудҳои таълимиро кафолат додааст?
28. Таъбиз (дискриминация) чист?
29. Гендер чист?
30. Кадом моддаи Конституцияи ҚТ принсипи баробарҳуқуқиро муқаррар намудааст?
31. Омбудсман чист ва ӯ кист?
32. Вазифаҳои асосии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро дар асоси қонунгузорӣ номбар намоед.
33. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсман) аз киҳо ҳуқуқи қабули шикоятро дорад?
34. Мӯҳлати овардани шикоят ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсман) чанд вақтро ташкил медиҳад?
35. Вобаста ба шикояти воридгардида Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсман) чӣ гуна ҳуқуқҳо дорад?
36. Парвандаи ҷиноятӣ нисбати Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба кадом суд тобеияти судӣ дорад?
37. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳуқуқи муроҷиат кардан ба Суди конституциониро дорад ё не?
38. Мақомотҳои асосии СММ-ро номбар намоед.
39. Оё Ассамблеяи Генералии СММ дар ҷодаи ҳуқуқи инсон ягон ваколат дорад?
40. Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқи инсон кадом сол таъсис ёфт?
41. Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон кай таъсис ёфтааст?
42. Риояи кадом шартҳо зарур аст, то ки шикояти инфиродиро Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон қабул намояд?
43. Оё шаҳрвандони ҚТ ҳуқуқи муроҷиат ба Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсонро доранд?
44. Ҳуқуқ аз озодӣ бо кадом аломаташ фарқ менамояд?
45. Оё шаҳрвандони ҚТ ҳуқуқи овардани шикояти инфиродӣ ба Суди конституционии ҚТ-ро доранд?
46. Аз болои қарорҳои Суди конституционӣ шикоят овардан мумкин аст?
47. Оё шаҳрвандони хориҷӣ дар ҚТ ҳуқуқи шикоят оварданро доранд?
48. Мӯҳлати пешниҳоди таклифҳо ва аризаҳои шаҳрвандон, ки ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи назар аз шакли моликият равона карда шудаанд, чи гуна аст?
49. Муроҷиатҳои шаҳрвандон дар кадом мӯҳлат барраси карда мешавад?
50. Шаҳрвандон ба мақомотҳои байналмилалӣ ҳуқуқи муроҷиат намуданро доранд?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ ҲУҚУҚИ МЕҲНАТ

1. Кадом муносибатҳоро, қонунгузори меҳнат танзим менамояд?
2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнат аз чи иборат аст?
3. Оё созишномаи коллективӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқи меҳнат баромад карда метавонад?
4. Таркиби Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоед.
5. Ба сифати корфармо ки баромад карда метавонад?
6. Мазмуни шартномаи меҳнатӣ аз кадом шартҳо иборат аст?
7. Баста шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар асоси кадом санад ба расмият дароварда мешавад?
8. Давомияти санҷиш ҳангоми қабул ба кор, чанд моҳро дар бар мегирад?
9. Нисбати кадом гурӯҳи шахрвандон санҷиш муқаррар карда намешавад?
10. Намудҳои табилии корро муқаррар намоед.
11. Табилии кори муваққатӣ дар кадом ҳолатҳо имконпазир мебошад?
12. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар кадом ҳолатҳо қатъ мегардад?
13. Дар кадом мӯҳлат корманд корфарморо оиди бекор намудани шартномаи меҳнатӣ, ки ба мӯҳлати номуайян баста шудааст, бояд огоҳ намояд?
14. Шартномаи мӯҳлатноки меҳнатӣ дар кадом ҳолат бо ташаббуси корманд бекор шуда метавонад?
15. Зиёда аз чанд соат бе сабабҳои узрнок ҳозир набудани корманд дар кор прогул эътироф мегардад?
16. Ҳолатҳои аз ҷавобгарии моддӣ озод намудани кормандро муайян намоед.
17. Тартиби ҷуброни зиёни моддиро муайян намоед.
18. Намудҳои баҳсҳои меҳнатиро муайян намоед.
19. Дар кадом мақомот баҳсҳои меҳнатӣ фардӣ баррасӣ мегарданд?
20. Давомияти вақти кори ноболиғони аз синни 14 то 15 сола дар як ҳафта чанд соатро ташкил медиҳад?
21. Барои кормандони шароити кориашон номусоид ва барои саломатӣ хатарнок, кадом намуди вақти корӣ бояд муқаррар карда шавад?
22. Давомияти вақти кори мӯътадил дар як ҳафта аз чанд соат набояд зиёд бошад?
23. Давомияти вақти кори маъҷубон дар як рӯз аз чанд соат иборат аст?
24. Дар арафаи рӯзҳои ид давомияти вақти корӣ чанд соат кӯтоҳ карда мешавад?
25. Давомияти изофакорӣ дар як сол набояд аз чанд соат зиёд набошад?
26. Давомнокии истироҳати ҳаррӯза чанд соатро ташкил медиҳад?
27. Намудҳои рухсатиро муайян намоед.
28. Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин аз чанд рӯзи тақвимӣ иборат аст?
29. Дар соли аввали корӣ ба корманд баъд аз чанд моҳ рухсатӣ дода мешавад?
30. Оё бе розигии корманд, ўро аз рухсатӣ боз хондан мумкин аст?
31. Давомнокии рухсатии омўзгорони муассисаҳои олий аз чанд рӯзи тақвимӣ иборат аст?
32. Музди меҳнат аз кадом ҳиссаҳо иборат мебошад?
33. Оё ба андозаи ҳадди ақали музди меҳнат пардохтҳои иловагӣ ва изофапулӣ дохил мешаванд?
34. Оё нигоҳ доштани маблағ аз музди меҳнат мумкин аст?
35. Оё кормандони ноболиғро ба корҳои вазнин ва шароиташон зарарноку хатарнок ҷалб намудан мумкин аст?
36. Мӯҳлати амали шартномаи коллективиро муайян намоед.
37. Давомнокии рухсатии маъҷубони гурӯҳи I ва II чанд рӯзи тақвимино ташкил медиҳад?
38. Давомнокии рухсатии маъҷубони гурӯҳи сеюм чанд рӯзи тақвимино ташкил медиҳад?
39. Оё маъҷубонро ба кори изофа ҷалб намудан мумкин аст?
40. Ба корҳои шабона занҳоро ҷалб намудан мумкин аст?
41. Ба корҳои изофакорӣ ҷалб намудани занҳои ҳомила мумкин аст?
42. Ба сафари хизмати фиристодани заноне, ки кӯдаки то 3 сола доранд иҷозат дода мешавад?
43. Ба корҳои шабона зани ҳомиладорро ҷалб намудан мумкин аст?

44. Оё соҳибкори инфиродӣ ба ҳайси корфармо баромад карда метавонад?
45. Оё занҳои ҳомила ҳуқуқи дар ду ҷой кор карданро доранд?
46. Мӯҳлати муроҷиат намудан ба комиссия оид ба ҳалли баҳсҳои меҳнатиро муайян намоед.
47. Оё ҳангоми қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ барои прогул, дар ҳолати мастӣ ба кор омадан розигии кумитаи иттифоқи касаба зарур аст?
48. Қобилияти меҳнати шахрванд аз синни чандсолагӣ ба вучуд меояд?
49. Мафҳуми квотаро муайян намоед (квота чист)?
50. Табдили кори муваққатӣ дар кадом ҳолатҳо имконпазир мебошад?
51. Мӯҳлати пардохти кӯмакпулиро барои бекорӣ муайян намоед.
52. Тартиби муайян намудани андозаи кӯмакпули барои бекорон-ро муайян намоед.
53. Андозаи пардохти кӯмакпулиро барои бекорон муайян намоед.
54. Нисбати кадом ашхос кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар ҳаҷми музди меҳнати ҳадди ақал таъин карда мешавад?
55. Кадом шахрвандон ҳуқуқи гирифтани кӯмакпулиро барои бекорӣ надоранд?
56. Ҳолатҳои боздоштани пардохти кӯмакпулиро барои бекорӣ муайян намоед.
57. Мӯҳлати боздошти пардохти кӯмакпулиро муайян намоед.
58. Шарти пардохти стипендияҳо, ки ба шахрвандон дар давраи тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзи дода мешавад муайян намоед.
59. Намояндагии кормандонро дар шароити иҷтимоӣ муайян намоед.
60. Мӯҳлати бақайдгирии созишномаҳо ва шартномаҳои коллективиро муайян намоед.
61. Тартиби ба қисмҳо ҷудо намудани рухсатиро муайян намоед.
62. Пардохти изофакорӣ ба кадом андоза сурат мегирад?
63. Рухсатии таълимӣ ба кадом намуд рухсатиҳо дохил мешавад?
64. Андозаи ҳадди ақали музди меҳнатро кӣ муқаррар менамояд?
65. Дар ду ҷой кор кардани корманд тибқи иҷозати кадом мақомот сурат мегирад?
66. Ба гузаронидан ба кори дигари доимӣ, чи гуна тағирот ворид гардид.
67. Дар кадом ҳолат ҳангоми қабул ба кор ҳуҷҷат дар бораи маълумот пешниҳод карда мешавад?
68. Таъғир ёфтани шартномаи меҳнатӣ, ки бо розигии корманд сурат мегирад, бо кадом ибора ифода меёбад?
69. Ҳадди ҷавобгарии моддии корманд аз чи иборат аст?
70. Ба мафҳуми баҳсҳои фарди равшани андозед.
71. Ҳолатҳои ҷавобгарии пурраи моддии кормандонро муқаррар намоед.

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ФАНИ ҲУҚУҚИ ОИЛАВИ

1. Бекор кардани аҳди никоҳи шахрвандони хориҷӣ дар ҶТ тибқи кадом қонунҳо амали мегардад?
2. Шартҳои аҳди никоҳ нисбати шахсони бешаҳрвандии дар қаламрави ҶТ ба таври доимӣ истиқоматкунанда чи гуна аст?
3. Аҳди никоҳи байни шахрвандони ҶТ, ки берун аз ҳудуди ҶТ зиндагӣ мекунанд, дар кучо ба қайд гирифта мешавад?
4. Ҳуқуқи ӯҳдадорихоӣ падару модар ва фарзандон (агар онҳо дар давлатҳои гуногун истиқомат кунанд) тибқи қонуни кадом давлат муайян карда мешавад?
5. Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак кай ба амал даромадааст?
6. Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳои ҶТ баррасӣ намудани парвандаҳо оид ба бекор кардани аҳди никоҳ» кай қабул шудааст?
7. Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдакро ба тасвиб расонидааст?
8. Асосҳои муқаррар кардани далели эътирофи падариро муайян намоед?
9. Аввалин Кодекси оилаи Тоҷикистон кай ба қувваи амал даромадааст?

10. Мафҳуми ақраборо нишон диҳед.
11. Мафҳуми ҳешро нишон диҳед.
12. Усулҳои танзимии ҳуқуқи оилавӣ чи гуна аст?
13. Тартиби бақайдгирии аҳди никоҳ бо шахсоне, ки дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ мӯҳлати ҷазоро адо мекунанд, чӣ гуна аст?
14. Ҳуқуқи ҳамсар ба талаби бекор кардани аҳди никоҳ дар кадом ҳолатҳо маҳдуд карда мешавад?
15. Аҳди никоҳ бо кадом тартиб бекор карда мешавад?
16. Дар кадом ҳолатҳо аҳди никоҳ бо тартиби судӣ бекор карда мешавад?
17. Давомияти мӯҳлати оштишавии зану шавҳар чӣ қадар аст?
18. Аҳди никоҳи воқеӣ чист?
19. Нишонаи аҳди никоҳро муайян намоед.
20. Ҳангоми баррасии парванда оид ба бекор кардани аҳди никоҳ дар сурати барои бекор кардани он розӣ набудани зан ё шавҳар суд кадом тадбирҳоро меандешад?
21. Санатсияи аҳди никоҳро шарҳ диҳед?
22. Ҷаҳдадорӣ алиментдиҳиро муайян намоед.
23. Фарзандхондӣ дар ҳуқуқи оилавӣ чист?
24. Хешӣ бевосита ки мебошанд?
25. Мақсади танзими ҳуқуқи муносибатҳои оилавӣ аз ҷиҳати борат аст?
26. Муносибатҳои оилавии молумулкӣ гуфта чиро мефаҳмед?
27. Қобилияти нопурраи амалкунии оилавӣ чи аст?
28. Асосҳои бекор кардани аҳди никоҳ дар мақомоти САҲШ-ро муайян намоед.
29. Асоси бекор кардани аҳди никоҳ дар мақомоти суд чи гуна аст?
30. Ҷаҳдадорӣ ғайри молумулкӣ ҳамсаронро нишон диҳед.
31. Мавҷӯи аҳдномаи аҳди никоҳ-ро муайян намоед.
32. Асоси пайдоиши ҳуқуқ ва ҷаҳдадорӣ падару модар ва фарзандон-ро муайян намоед.
33. Ҳуқуқи зан ё шавҳар барои гирифтани таъминот (алимент) аз ҳамсари худ дар кадом мавридҳо қатъ мегардад?
34. Аломатҳои ҳуқуқи созишномаи пардохти алиментро муайян намоед?
35. Васоят ва парасторӣ чист?
36. Асос барои бақайдгирии давлатии аҳди никоҳ чи мебошад?
37. Муносибатҳои ҳуқуқи молумулкӣ ҳамсарон гуфта чиро мефаҳмед?
38. Субъектони аҳдномаи аҳди никоҳ ки ҳастанд?
39. Ба дигар аъзои оила, ки ҷаҳдадорӣ алиментдиҳӣ доранд, ки дохил мешавад?
40. Чанд асоси бекор кардани аҳди никоҳ бо тартиби судӣ мавҷуд аст?
41. Созишномаи пардохти алимент дар кадом ҳолат дорои эътибори варақаи иҷро аст?
42. Агар алимент тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта шавад, кадом ҳолат асоси қатъи он мегардад?
43. Мӯҳлати даъво дар ҳуқуқи оилавӣ чи маъно дорад?
44. Чанд шарт бастанӣ аҳди никоҳ мавҷуд аст?
45. Сарфи назар аз мавҷудияти фарзанди умумӣ ноболиғ аҳди никоҳ дар мақомоти САҲШ вобаста ба чанд асос бекор карда мешавад?
46. Аҳди никоҳ ҳангоми бекор кардан дар суд аз кадом давра қатъ мегардад?
47. Масъулияти ҳамсарон аз рӯи ҷаҳдадорӣ умумӣ чи гуна аст?
48. Муқаррар кардани падарӣ бо тартиби судӣ бо даъвои кадом шахсон амалӣ карда мешавад?
49. Дар навбати аввал кадом субъектон ҷаҳдадорӣ пардохти алиментро доро мебошанд?
50. Андозаи алимент аз ҳар фарзанд барои таъмини падару модар чи қадар мебошад?
51. Пардохти алимент дар сурати барои сукунати доими ба давлати дигар рафтани алиментдиҳанда, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он шартномаи байналмилалӣ пешбиникунандаи эътирофи мутақобила ва иҷрои ҳалномаҳои судро дар хусуси ситонидани алимент ба имзо нарасонидааст, мумкин аст ё не?
52. Оқибати беэътибордонистани фарзандхондӣ кӯдак-ро муайян намоед?

53. Дар ҳуқуқи оилавӣ парасторӣ нисбат ба кӣ муқаррар карда мешавад?
54. Дар ҳуқуқи оилавӣ васоят нисбат ба кӣ муқаррар карда мешавад?
55. Кадом намуди ақрабой аз лиҳози ҳуқуқи оилавӣ аҳамият дорад?
56. Мӯҳлати баҳс кардани падарӣ чи қадар аст?
57. Кадом тартибҳои ҳимояи ҳуқуқҳои поймолшудаи оилавӣ мавҷуд аст?
58. Кадом ҳолат асоси безътибории акди никоҳ намегардад?
59. Ҳангоми вайрон шудани принсипи якканикоҳӣ ҳини бастанӣ аҳди никоҳ кӣ ба суд бо талаби безътибор дониستاني аҳди никоҳ муроҷиат карда метавонад?
60. Оқибатҳои ҳуқуқии ақдҳои никоҳи безътибор чи гуна аст?
61. Падар будани шахсе, ки бо модари кӯдак аҳди никоҳ надорад, бо кадом роҳ муқаррар карда мешавад?
62. Муқаррар кардани падари шахси болиғ мумкин аст?
63. Дар ҳуқуқи оила таҳти мафҳуми «кӯдак» кӣ дар назар дошта шудааст?
64. Кӯдак аз синни чандсолагӣ ҳуқуқ дорад чиҳати ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои ба суд муроҷиат намояд?
65. Кадом ҳолатҳо барои маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ асос намебошад?
66. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ боиси кадом оқибатҳо мегардад?
67. Фарзандхондӣ бародарону хоҳарон аз ҷониби шахсони гуногун мумкин аст ё не?
68. Шаҳрвандони ҚТ чиҳати фарзандхондӣ кӯдак аризаро ба кадом суд пешниҳод мекунанд?
69. Кадом ашхос ҳуқуқи ба фарзандхондӣ қабул карданро доранд?
70. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондӣ қабулқунанда ва фарзандхондшаванда чи қадар аст?
71. Дар кадом ҳолатҳо розигии падару модар барои фарзандхондӣ кӯдак талаб карда намешавад?
72. Ҳангоми фарзандхондӣ тағйир додани ном, номи падар ва насаби кӯдак мумкин аст?
73. Муносибати бераҳмонаи фарзандхондкардагон бо кӯдак боиси чи мегардад?
74. Васоят барои ки муқаррар карда мешавад?
75. Парасторӣ барои ки муқаррар карда мешавад?
76. Кадом ашхос васӣ ё парастор таъин шуда наметавонанд?
77. Суд дар кадом ҳолат наметавонад ҳамсарро аз ўҳдадорӣ таъмини ҳамсари худ озод намояд?
78. Асосҳои қатъи ўҳдадорӣ таъмини ҳамдигарӣ ҳамсарон-ро муайян намоед.
79. Шартҳои гирифтани алимент аз ҷониби бародару хоҳарони ноболиғи мӯҳтоҷи ёрӣ аз бародарону хоҳарони болиғ-ро муайян намоед.
80. Шакли созишномаи пардохти алимент чи гуна аст?
81. Андозаи алимент, ки тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта мешавад, барои ду кӯдак чӣ қадар аст?
82. Мӯҳлати муроҷиат барои алимент чи қадар аст?
83. То қабул гардидани ҳалнома дар хусуси пардохти алимент муваққатан ситонидани он мумкин аст?
84. Ҳангоми ба тариқи судӣ бекор кардани аҳди никоҳ суд кадом масъалаҳоро бояд ҳатман ҳал намояд?
85. Дар кадом ҳолатҳо аҳди никоҳ барқарор карда мешавад?
86. Кадом шахсон ҳангоми қалбакӣ будани аҳди никоҳ ҳуқуқи талаби безътибор дониستاني онро доранд?
87. №183. Аҳди никоҳи безътиборро суд дар кадом ҳолат метавонад эътиборнок ҳисобад?
88. Зан ё шавҳаре, ки дар натиҷаи бастанӣ аҳди никоҳи аз ҷониби суд безътибор донисташуда ҳуқуқаш поймол гардидааст, чӣ ҳуқуқ дорад?
89. Фарзанди болиғ ҳуқуқ ба алимент дорад?
90. Фарзанди болиғи донишҷӯи таҳсилӣ рӯзонаи муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти миёна то чандсолагӣ ҳуқуқ ба алимент доранд?

91. Фарзанди болиғи донишҷӯи таҳсили рӯзонаи муассисаҳои таълимии давлатии таҳсилоти олий то чандсолағӣ ҳуқуқ ба алимент доранд?
92. Дар кадом ҳолат фарзанд ӯҳдадор аст падару модари худро нигоҳубин намояд?
93. Ҳамсар ба тартиби судӣ пардохти алиментро дар кадом ҳолат талаб карда наметавонад?
94. Аз ҳамсари собиқ алимент талаб кардан мумкин аст?
95. Дар кадом ҳолат ҳуқуқи падару модар маҳдуд карда мешавад?
96. Асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ-ро номбар кунед?
97. Ҳуқуқи талаб кардани алиментро аз дигар ҳамсар бо тартиби судӣ кихо доранд?
98. Агар алиментдиҳанда дар пайдоиши қарз бегуноҳ бошад, чи бояд кард?
99. Бо мақсади таъмини сирри фарзандхондӣ кадом ҳаракатҳо гузаронида мешаванд?
100. Асоси бекор кардани фарзандхондӣ чи шуда метавонад?

САВОЛҲО АЗ СОҶАИ ҲУҚУҚИ ЗАМИН

1. Муносибатҳои, ки қонунгузориҳои замин танзим менамояд.
2. Мафҳуми ҳуқуқи замин.
3. Мафҳуми заминсозӣ чист?
4. Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул карда шудааст?
5. Заминистифодабарандагони яқумдараҷа гуфта киро мефаҳманд?
6. Заминистифодабарандагони дуҷуминдараҷа гуфта киромефаҳманд?
7. Истифодаи бемӯҳлати замин чи маъно дорад?
8. Истифодаи мероси яқумра гуфта чиро фаҳмидан мумкин аст?
9. Сарчашмаи ҳуқуқи замин ба кадом маъноҳо фаҳмида мешавад?
10. Хусусияти Конститутутсияи ҚТ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи замин дар чи ифода меёбад?
11. Истифодаи бемӯҳлати замин ба кадом заминистифодабарандагон дода мешавад?
12. Иҷорапулии замин мувофиқи кадом тартиб ситонида мешавад?
13. Пардохти иҷорапулии замин ба ки супорида мешавад?
14. Қитъаи замин, ки ҳуқуқи истифодаи он қатъ гардидааст, ба кучо баргардонида мешавад?
15. Оё қитъаи заминро барои эҳтиёҷи давлати ва ҷамъияти гирифтани мумкин аст?
16. Кадастри давлатии замин чист?
17. Ба ҳар як оила аз қитъаи замини назихавлиги аз замини обӣ ба кадом андоза дода мешавад?
18. Ба ҳар як оила қитъаи замини назихавлигӣ аз замини обёринашаванда ба кадом андоза дода мешавад?
19. Ба салоҳияти ҷамоатҳо ҷудо кардани замин барои истифодабарӣ дохил мешавад ё не?
20. Тарҳ – ин чист?
21. Ҳангоми ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи моликият ба манзили истиқомати тақдирӣ қитъаи замини назихавлигӣ чӣ мешавад?
22. Заминистифодабарандагони яқуминдараҷа қитъаи заминро дар асоси чи ба иҷора дода метавонанд?
23. Қитъаи замин ба шахрвандони хориҷӣ то кадом мӯҳлат ба иҷора дода мешавад?
24. Шартномаи иҷора дар кадом санад ба қайд гирифта мешавад?
25. Қитъаҳои замини худсарона ишғолкардашуда чи тавр баргардонида мешаванд?
26. Мафҳуми кадастри давлатии заминро муайян намоед.
27. Пули замин дар кадом шакл ситонида мешавад?
28. Ҳифзи ҳуқуқ ба замин бо кадом роҳҳо муайян карда мешавад?
29. Эътирофи ҳуқуқ ба қитъаи замин чи маъно дорад?
30. Ҳуқуқи вайроншуда оид ба замин чи тавр барқарор карда мешавад?

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ҲУКУКИ МАЪМУРИ

1. Санади меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-ро муайян созед.
2. Асоси бавучудоии муносибатҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ-ро муайян созед.
3. Қобилияти амалкунии маъмурии шаҳрвандон-ро муайян созед.
4. Намудҳои муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти ҳокимияти иҷроия-ро муайян созед.
5. Роҳбарияти мақомоти маъмурӣ мӯҳлати баррасии муроҷиати шаҳрвандонро то чанд муддат дароз карда метавонад?
6. Кадом санадҳои Президенти ҚТ санадҳои меъёрӣ намебошанд?
7. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна мақом мебошад?
8. Санадҳои маъмурии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон-ро номбар кунед?
9. Санадҳои маъмурии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кай эътибор пайдо мекунанд?
10. Шӯрои амният чӣ гуна мақом аст ва вазифаҳои он аз чӣ иборат аст?
11. Шахси мансабдори давлатӣ ки мебошад?
12. Мӯҳлати тартиб додани протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чи қадар аст?
13. Далелҳои шайъӣ оид ба парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ-ро муайян созед.
14. Мӯҳлати баррасии парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ-ро муайян созед.
15. Дар кадом ҳолатҳо протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода намешавад?
16. Санадҳои ҳуқуқии маъмурӣ Президенти кишвар аз кадом лаҳза эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунанд?
17. Амали санадҳои ҳуқуқии маъмурӣ дар кадом ҳолат қатъ мегардад?
18. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чист?
19. Таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз кадом унсурҳо (элементҳо) иборат аст?
20. Аломатҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ-ро муайян созед.
21. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар кадом ҳолат қасдан содиршуда дониста мешавад?
22. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар кадом ҳолат аз беэҳтиётӣ содиршуда эътироф мегардад?
23. Зарурати ниҳой ҳангоми ҳуқуқвайронкуни чи эътироф мешавад?
24. Таваккали асоснок чист?
25. Принсипи эҳтимолияти бегуноҳиро дар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нишон диҳед.
26. Принсипи ногузирӣ чазоро дар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чи мебошад?
27. Принсипи ҷавобгарӣ ва гунаҳорӣ инфиродӣ-ро муайян созед.
28. Ба субъектони махсуси ҷавобгарии маъмуриро ки дохил мешаванд?
29. Барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кадом намудҳои ҷазоҳои маъмури пешбинӣ гардидаанд?
30. Дар кадом ҳолат шахс аз ҷавобгарии маъмурӣ озод карда мешавад?
31. Мӯҳлати ҳабси маъмурӣ чи қадар аст?
32. Ҳабси маъмурӣ ҳамчун ҷазои маъмурӣ дар ҳолатҳои фавқулодда ба кадом мӯҳлат татбиқ мешавад.
33. Ҷарима ҳамчун ҷазои маъмурӣ дар кадом ҳолат татбиқ мешавад?
34. Ҷазои маъмурӣ чист?
35. Ҷазои маъмурӣ бо кадом мақсад татбиқ карда мешавад?
36. Ҳабси маъмуриро ҳамчун ҷазои маъмурӣ кадом мақомот татбиқ мекунанд?
37. Ҳабси маъмурӣ нисбати кадом шахсон татбиқ намешавад?
38. Асоси ҷавобгарии маъмурӣ чи мебошад?
39. Ҷавобгарии маъмурӣ чист?
40. Муроғиаи маъмурӣ чист?
41. Истеҳсолоти маъмурӣ чист?
42. Истеҳсолоти юрисдиксионии маъмурӣ чист?
43. Намудҳои истеҳсолоти юрисдиксионии маъмурӣ:
44. Асосҳои ҳуқуқии иҷозатдиҳӣ барои сохтани хонаи истиқоматии шахсӣ чи мебошад?
45. Бучети давлатӣ дар кадом шакл қабул карда мешавад?

46. Буҷети маҳаллӣ дар кадом шакл ва аз қониби кадом мақомоти давлатӣ қабул карда мешавад?
47. Кай сафарбарии умумӣ ё ҷузъӣ эълон карда шуданаш мумкин аст?
48. Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чист?
49. Унсури таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки муносибати рӯҳии шахси ҳуқуқвайрон-кунандаро ба кирдори содиркада ва оқибатҳои он ифода менамояд чи мебошад?
50. Ҳолати, вазнинкунандаи ҷавобгарии маъмурӣ аз чи иборат аст?